

ХИСОБОТИ

Солона оид ба фаъолияти илмӣ ва илмию ташкилии Маркази рушди инноватсионии илм ва технологияҳои нави АМИТ дар соли 2021

I. Фаъолияти илмию таҳқиқотӣ ва инноватсионӣ

1.1. Натиҷаҳои асосии таҳқиқоти илмӣ

Лоиҳа: Коркард ва сохтани система ва таҷхизоти инноватсионии гибридӣ барои истеҳсоли энергияҳои электрикӣ ва ҳароратӣ дар асоси захираҳои энергетикии барқароршаванда. РД № 0118 TJ 00911.

Роҳбари лоиҳа: академики АМИТ, доктори илмҳои физикаю математика Илолов М.И.

Дар доираи амалисозии лоиҳа дар соли 2021 натиҷаҳои зерин ба даст оварда шуданд:

Таносуби аналитикӣ байни параметрҳои электрикии модулҳои фотоволтӣ ва омилҳои муҳити берунӣ, мисли радиатсияи офтоб ва ҳарорат ёфта шудааст. Решаҳои муодилаи трансцендентии даҳлдор бо ёрии W-функцияи Ламберт ҳисоб карда шудаанд. Таҳқиқоти масъалаҳои ҳалшавандагии масъалаҳои ибтидой барои муодилаҳои касрии таҷаввулотии тартиби касрӣ дар фазои банаҳӣ идома дода шуданд. Татбиқи ин натиҷаҳо барои масъалаҳои ибтидоии канории физикаи математикӣ бо тартибҳои касрӣ, ки аз рӯйи вақт ҳосил карда шудаанд, нишон дода шудаанд. Аломатҳои мавҷудияти ҳаллҳои муодилаҳои дифференсиалии тоқи тартиби касрӣ ёфта шудаанд.

Технологияи соддакардашудаи ҳосил кардани гетерогузаришҳо дар асоси графен ва кремний коркард шуд. Натиҷаи техникӣ бо роҳи зерин ба даст оварда шуд: хокай графен ба сатҳи чилди кремнийӣ бо ғафсии 0,4-0,5 мм ва масоҳати $1 \times 1 \text{ см}^2$ пошида мешавад. Чилд дар таҷхизи маҳсус наслу карда мешавад, ки дар он бо усули фишор-лағзиш (соишдиҳӣ) бо ёрии сараки силиндршакл аз маводи чандир раванди соишдиҳии графен дар сатҳи чилди кремнийӣ амалӣ карда мешавад. Дар ин маврид фмшори сарак ба қабати графени ба сатҳи чилд пошидашуда танзим карда мешавад. Сараки силиндршакл бо суръати 1-2 см/сония ҳаракати пешравию ҷарҳзанӣ менамояд. Фишори сараки силиндршакл ба қабати графен ба 2—30 грамм/ см^2 баробар буд. Раванди соишдиҳӣ дар муддати 1-2 дақиқа амалӣ карда шуд. Баъди анҷом додани раванди соишдиҳии қабати графен дар чилди кремнийӣ, дар сатҳҳои намуна аз ҳар ду тараф электродҳои металлии ҳалқашакл наслу карда мешаванд. Ченгирии мушаххаси волтамперӣ нишон дод, ки гетерогузариши графен-кремний ҳосияти росткунандагӣ бо зариби 45-240-ро вобаста ба шиддати гузошташуда дорад. Ошкор карда шуд, ки гетерогузариши графен-кремний нисбат ба нури инфрасурхӣ ҳассос аст.

Таҳлили таҷрибаи муосири танзими ҷараёни обии обанборҳои

бузургтарини ҳавзаи баҳри Арал гузаронида шуд. Нишон дода шудааст, ки гидроэнергетика аз ҳисоби соҳтмони НБО-ҳои бузург бо обанбордо ҳаҷми умумии ҷориши дарёро барои обёри давлатҳо ва истеъмолкунандагони поёноб тағиیر намедиҳад, вале имконияти танзими онро дар фаслҳо ва речоҳои чандсола имконият медиҳад. Гирифти бебозгашти ҷараёни об ҳангоми пуршавии обанбор танҳо дар миқдори баробар ба ҳаҷми мурдаи он, ки одатан назарногир аст, рӯй медиҳад. Ҳаҷми муғиди обанбо бошад, на танҳо ҳаҷми обро барои обёри кам еамекунад, балки, баръакс, онро аз ҳисоби танзим (ҳам мавсимӣ ва ҳам бисёрсола) зиёд менамояд. Ҳаҷми умумии истеҳсоли энергияи электрикӣ НБО аз речоҳои танзими ҷараёни обии дарё вобаста намебошад. Масъалаи истифодай муштараки ҷараёни дарё ба манфиати гидроэнергетика ва обёри дар муносибгардонӣ ва мувоғиқасозии манфиатҳои онҳо нисбат ба речоҳои танзими ҷараёни дарё байни давлатҳои минтақа мебошад.

Таҳқиқи таъсири шароити иқлимии маҳал ва метеопараметрҳо ба тавлиди энергияи электрикӣ ва гармии дастгоҳи офтобии гибридӣ гузаронида шуд. Ҳазинаи маълумот оид ба тавлиди энергияи электрикӣ ва гармии дастгоҳи офтобии гибридӣ дар ҷориқи якуми соли 2020 таҳлил карда шуд. Давраи рӯзҳои равshan бо тавлиди зиёди энергия (бештар аз 0,8 максималӣ) 4-5 рӯзро ташкил медиҳад ва сипас рӯзҳои тира меоянд, ки дар онҳо тавлид амалан баробари сифр аст. Методикаи баҳодиҳии шаффоғияти миёнаи атмосфера барои фосилаи шабонарӯзӣ, панҷрузӣ, ҳафтаина, даҳрӯзӣ, моҳона ва яқсолаи вақт аз рӯйи тавлиди энергияи дастгоҳи гибридӣ коркард шуд.

Таҳлили ҳарорати миёнаи рӯзонаи ҳаво дар вурудгоҳ ва хуруҷгоҳи дастгоҳи гибридӣ дар давраи октябри соли 2020- марта соли 2021 гузаронида шуд. Коррелятсия (мутобиқатӣ)-и тавлиди муғиди энергияи гармӣомӯхта шуд, ки он бо фарқи ҳарорати ҳаво дар вурудгоҳ ва хуруҷгоҳи дастгоҳ бо ҳарорати ҳавои маҳал муайян карда мешавад. Муқоисаи натиҷаҳо бо маълумоти тавлиди дастгоҳ, ки дар давраи октябри соли 2019 – марта соли 2020 ба даст оварда шудаанд, гузаронида шуд. Еишон дода шуд, ки ҳарорати шабонарӯзии ҳавои маҳал (ш. Ҳуҷанд) дар даҳаи якуми моҳи январи соли 2021 назар ба ҳамин давраи соли 2020 ба қадри $6,5^{\circ}\text{C}$ камтар аст. Беҳтаршавии шаффоғияти атмосфера пас аз минимуми ҳарорати ҳавои маҳал $-8,3^{\circ}\text{C}$ саҳари 8 январи соли 2021 ошкорикарда шуд. Дар 3 рӯзи равшани оянда тавлиди нисбии энергияи гармӣ аз 0,8 то 1 зиёд шуд.

Нишон дода шудааст, ки тавлиди миёнаи шабонарӯзии энергия дарфосилаи ҳафтаина ва даҳрӯзӣ мутобиқ ба зиёдшавии умумии шуоъи офтобӣ дар ин давра дар арзҳои шимолӣ афзоиши мунтазам дорад. Тавлиди миёнаи дастгоҳ дар фосилаи шабонарӯзӣ ва панҷрузӣ тағиир меёбад, ки ин ба равандҳо дар атмосфера ва ба тағиироти шаффоғияти оптикаи он алоқаманд мебошад.

Эътиимонднокии кори схемаи электрикӣ тағзия ва микропроцессор дар ҳароратҳои пасти ҳаво дар давраи зимистон таҳқиқ карда шуд.

Қисми электрикии системаи автоматии идоракунӣ (САИ) ва таъминоти барномавии системаи иттилоотӣ кори бетаъхир дастгоҳи гибридӣ ва таъсиси хазинаи маълумоти ҳарорати ҳаво ва фишори атмосфера дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2020-2021-ротаъмин намуданд. Таҳлили қиматҳои максималӣ, минималӣ ва миёнаи ҳарорати ҳаво ва фишори атмосфера дар ҳар як давраи шабонарӯзӣ, ҳафтаина ва моҳона гузаронида шуд.

Коррелятсия (мутобиқатӣ)-и метеопараметрҳо бо энергияи электрикӣ ва гармии тавлидкардаи дастгоҳи гибридӣ таҳқиқ карда шуд. Ба таври таҷрибавӣ камшавии ККФ-и қисми гармии дастгоҳи гибридӣ бо пӯшай шишагин дар ҳароратҳои пасти ҳавои маҳал баҳодиҳӣ карда шуд.

Таъминоти барномавӣ бо назардошти таҷрибаи беш аз 10-солаи системаҳои иттилоотӣ барои таҳқиқи дастгоҳҳои энергетикии офтобӣ коркард шуд. Алгоритм барои ҷенгирий ва сабткунии параметрҳои зерин низ коркард шуд: речай заряди батареяи аккумуляторӣ (БАК); назорати шиддати БАК; речай корисарборӣ тавассути СМС-аҳбор бо алоқаи мобилий; речай кори коллектори офтобӣ (КО): хунуккунӣ ё гармкунӣ тибқи барномаи маълум; сабт дар флеш-карта СД-параметрҳои дастгоҳ: сана, вакт, ҳарорат (ҳаво, панели СФЭУ, вурудгоҳ ва хуруҷгоҳи КО, фишори атмосфера; иттилоот оид ба кори система дар LCD индикатор. Таъминоти барномавӣ алгоритми методикаи коркардшудаи муайянкунии тавлиди муфиди энергияи электрикӣ ва гармиро истифода мекунад. Ҳатои ҳисобии муайянкунии энергияи электрикӣ ва гармӣ мувоғиқан 2% ва 7,5%-ро ташкил медиҳад.

Ҷиҳатҳои экологии табиқи манбаъҳои барқароршавандай энергия ва таъсири онҳо ба муҳити зист баррасӣ карда шуданд. Нишон дода шудааст, ки ҳар як панҷ намуди энергияи баррасишуда ба экологияи муҳити зист ва одамон таъсири гуногун дорад. Таъсироти намудҳои гуногуни энергия ба экология пеш аз ҳама ба он вобаста мебошад, ки дар қадом марҳилаи ҳолати худ онҳо қарор доранд: истехсол, истифодабарӣ ё безарагардонӣ. Мушаххасаҳои экологии намудҳои гуногуни энергия ҳангоми ҷойгиркугии нерӯгоҳҳо, гӯронидани партовҳо, ифлосшавии атмосфера ва литосфера бо маҳсулоти сӯзиш, пайдошавии майдонҳои электрикӣ, магнитӣ ва электромагнитӣ, ки алоқаро душвор мегардонанд ва барои инсон ва биосфера заарар мерасонанд, пайдошавии олудагиҳои радиоактивӣ ва химиявӣ, ки ба иқлим, наботот ва ҳайвонот таъсир мерасонанд ва ғайра зоҳир мегарданд. Муқоисаи нишондиҳандажои экологии намудҳои гуногуни энергия нишон медиҳад, ки зарари камтарин ба экология ҳангоми истехсоли энергия дар мавриди истифодай он манбаъҳои барқароршаванда рӯй медиҳад, ки онҳо нисбат ба манбаъҳои анъанавии энергия балли хурдтарини ҷаримаи экологӣ доранд. Дар байни манбаъҳои барқароршавандай энергия сатҳи пасттарини олудагиро НБО-ҳои хурд, сатҳи баландтарини олудагиро бошад, - дастгоҳҳои энергетикаи офтобӣ доро мебошанд.

Таҳлили самаранокии истифодаи захираҳои гидроэнергетикии дарёҳо бо роҳи соҳтани каскади НБО-ҳо гузаронида шуд. Нишон дода шудааст, ки аз нуқтаи назари иқтисодӣ, варианти бештар манфиатовар (арzon) соҳтани каскади дериватсионии НБО мебошад. Дар каскади НБО бо сарбандҳо самаранокии иқтисодии онҳо бо паст шудани баландии сарбандҳо ва зиёд шудани миқдори НБО-ҳо дар каскад зиёд мегардад. Аз нуқтаи назари экологӣ НБО-ҳои дериватсионӣ ва НБО-ҳои хурд ба муҳити зист таъсири манфии камтарин доранд (зериобмонии ҳудуд, шӯсташавии соҳилҳо ва ғайра). Вобаста ба меъёрҳои самаранокии техниکӣ, яъне азхудкуни зиёди гидропотенсиали имконпазари дарёҳо - варианти бештар манфиатовар соҳтани сарбандҳои баланд буда НБО-ҳои дериватсионӣ камсамартар мебошанд. Дар ин маврид дараҷаи самаранокии техникии НБО-ҳои дериватсионӣ бо афзудани миқдори зинаҳо дар каскадҳо баланд мегардад. Бо назардошти он, ки дар шароити имрӯза вазифаи асосии рушди иҷтимоию иқтисодии Тоҷикистон на азхудкуни зиёди ҳамаи нерӯи оби дарёҳо, балки дар ояндаи наздик таъмини пурра ва боэътиимида истеъмолкунандагон бо ҳарочоти камтарин ва таъсири манфии каматарин ба муҳити зист мебошад, варианти самараноктари азхудкуни захираҳои оби дарёи Қаратоғ соҳтмони пайдарпайи НБО-ҳои дериватсионӣ дар он мебошад.

Таҳқиқ ва омӯзиши масъалаҳои марбут ба рушди инноватсионии илм идома дода шуд. Муқаррар карда шуд, ки барои рушди минбаъдаи илми ватанӣ ва гузариши он ба роҳи инноватсионӣ анҷом додани корҳои илмию таҳқиқотӣ аз рӯйи самтҳои зерини таҳқиқоти илмӣ ва илмию техниکӣ зарур аст: гидроэнергетика, энергетикаи таҷдидшаванда, энергияи сабз, захираҳои обиу энергетикӣ; комплекси саноатӣ ва ашёи хоми маъданӣ, ба вучуд овардани маводи нав ва технологияҳои мусоир; кишоварзӣ, амнияти озуқаворӣ ва таъмини озуқаворӣ ; тағиیرёбии иқлим, ҳифзи муҳити зист ва экология, бехатарии сейсмикиӣ, амнияти ядроӣ ва радиатсионӣ; иқтисодиёт (ташаккули иқтисодиёти инноватсионӣ, иқтисодиёти рақамӣ ва «иқтисодиёти сабз»; демографияи инноватсионӣ, сармояи инсонӣ).

Бо мақсади омӯзиши раванди ҷамъшавии биомасса ва нерӯи энергетикии топинамбур дар шароити гуногуни экологиии чумхӯрӣ, навъу намудҳои гуногуни топинамбур дар шароити ноҳияҳои Ваҳш, Рашт ва Муминобод (дар баландиҳои 450 ва 1200 м аз сатҳи баҳр) шинонида шуданд. Маводи асосӣ пешниҳод шу два таҳқиқот оид ба омӯзиши нерӯи энергетикии топинамбур (қисми рӯйизамиинии растаниӣ) бо олимони Донишгоҳи технологииси Тоҷикистон оғоз гардид.

Тавзехи адабиётӣ оид ба технологияҳои инноватсионии мустаҳкамгардонии ҷузъиёти мошин ва таҷхизот гузаронида шуд.

Ҷузъи офтобии инверсӣ дар асоси перовскит ва сулфиди кадмий коркард ва соҳта шуд, ки дорои қабатҳо бо ноқилияти электронӣ ва ҷавфӣ мебошад. Мушаххасаҳои волт-амперӣ (МВА)-и тирагӣ ва равшанини ҷузъи офтобии перовскитӣ ҷен карда шуданд. Нишон дода

шудааст, ки МВА диодӣ мебошад, яъне бо мушаххасай таҷхизе, ки ба ҷузъи офтобӣ хос аст. Ҷузъи офтобии перовскитии соҳташуда дорои мушаххасаҳои зерин мебошад: $J_{sc} = 9.52 \text{ mA/cm}^2$, $V_{oc} = 0.52\text{V}$ и $FF = 0.29$. Муқовиматҳои пайдарпай (R_s) ва параллел (R_{sh})-и ҷузъи офтобии перовскитӣ мувофиқан 922Ω ва 1379Ω -ро ташкил доданд. Нишон дода шуд, ки новобаста ба спектри васеи фурӯбурди ҷузъи офтобии перовскитӣ (аз 350 нм то 750 нм), самаранокии табдилдиҳии он ҳамагӣ 1,01%-ро ташкил медиҳад, ки ин асосан бо дегредатсияи парда аз перовскит зери таъсири оксиген, намии ҳаво ва афканишоти ултрабанафшӣ алоқаманд мебошад. Самаранокии табдилдиҳии ҷузъи офтобии перовскитиро ҳангоми соҳтани онҳо дар шароити атмосфераи гайрифаъол ва кам кардани гафсии қабатҳои ҷузъи офтобӣ зиёд кардан мумкин аст, ки ба камшавии муқовимати дохилӣ ва зиёдшавии самаранокии он боис мегардад.

Мушаххасай волт-амперии соҳтори бисёртаркиба дар асоси нимноқилҳои органикӣ ва гайриорганикӣ $\text{InGa/OA}(NaCl)/GaAs/C$ коркард, соҳта ва таҳқиқ карда шуд. Ҳодисаи росткуни (маромсозӣ) ошкор ва вобастагии зарibi росткуни георесоҳтори таҳқиқшуда аз бузургии шиддат муқаррар карда шуд. Нишон дода шудааст, ки дар асоси ин соҳтори бисёртаркиба диодҳоро барои истифода дар электроника соҳтан мумкин аст.

Ҷузъи энергиявобастаи хотира дар асоси арсениди галлий (GaAs) p-навъ ва нанонайчаҳои карбонӣ бо истифодаи хокаҳои маводҳои аввалия ва бандинаи полимерӣ коркард карда шуд. Муқаррар карда шуд, ки мушаххасаҳои волт-амперӣ дар намунаҳои гафс гайрихаттӣ мебошанд: гузариш аз ҳолати пастомӣ ба ҳолати зиёдомӣ мушоҳида гардид, ки аз мавҷудияти хотираи энергиявобаста шаҳодат медиҳад. Ин ҷузъро дар соҳаи электроника ва системаҳои иттилоотӣ бари сабти иттилоот истифода кардан мумкин аст.

Конструксияи генератори термоэлектрикӣ офтобӣ бо концентратори таркибӣ, ки аз концентраторҳои пирамидшакл ва конусшакл иборатанд, тасниф карда шуд. Зарibi умумии концентратсияи концентраторҳо баробари 7 аст. Вобастагиҳои таҷрибавии шиддати гашти бефоида, ҷараёни расиши кӯтоҳ ва тавононии электрикӣ аз вақт оварда шудаанд. Генератори термоэлектрикӣ барои гузаронидани таҳқиқот ва мақсадҳои намоишӣ истифода кардан мумкин аст.

Бо усули рехти чакрагии маҳлулҳо дар электродҳои нуқрагии сатҳӣ, ки дар варақаи керамикии оксиди алюминий наасб карда шудаанд, қосидак (датчик)-ҳои ҳарорат соҳта шуданд. Ба сифати маҳлул барои маводи қосидакҳо маҳлули обии рангкунандай органикӣ нимноқилии зард истифода шуд. Дар натиҷа зол-гели пардаҳои эластикӣ аз намунаҳои омехтаи рангкунандай зард ва шакар ба даст оварда шуданд. Ба сифати қосидакҳои ҳарорат намунаҳои ду намуд истифода шуданд: 1) бо сатҳи кушода; 2) бо капсуласозӣ. Нишон дода шудааст, ки хосиятҳои ин намунаҳо комилан фарқ мекунанд: намунаи 1 зарibi мусбати

ҳароратӣ зоҳир мекунад, мисли позистор, дар ҳоле, ки намунаи 2 зариби манфии ҳароратӣ зоҳир мекунад, мисли термистор. Зариби ҳароратии импеданси позистор ва термистор дар 100 Гс мувофиқан ба $+150\% / {}^{\circ}\text{C}$ ва $-9,7\% / {}^{\circ}\text{C}$ баробар буд.

Шарҳи адабиётӣ ва интиҳоби маводҳо дар соҳаи нигаҳдории мавсимӣ (захиракунӣ)-и энергияи манбаъҳои барқароршаванд – офтобӣ, шамолӣ ва энергияи дарёҳои хурд дар шароити Тоҷикистон гузаронида шуд.

Мушоҳидаҳои фенологӣ ба афзоиш ва инкишофи 25 наවънамунаҳои топинамбур дар қитъаи таҷрибавии Институти ботаника, физиология ва генетикаи АМИТ (дар баландии 840м аз сатҳи баҳр), 15 наවънамунаҳои топинамбур дар қитъати таҷрибавии Донишгоҳи давлатии Дангар (дар ноҳияи Дангар дар баландии 600 м аз сатҳи баҳр), 20 наවънамунаҳои топинамбур дар шароити ҷамоати «Чоряккорон»-и ноҳияи Рӯдакӣ (дар масоҳати 0,10 га), ба қишиғ якҷояи офтобпараст, ҷуворимакка ва лубиё бо топинамбур барои ба даст овардани ҳаҷми зиёди массаи сабз (дар шароити Душанбе ва Дангар) идома дода шуданд.

Таҳқиқот оид ба устувории ҳалҳои муодилаҳои дифференсиалии схоластикӣ бо ҳосилаҳои қасрмонанд гузаронида шуд. Шартҳои коғии устувории экспоненесиалий тибқи Ляпунов, устувории экспоненесиалии асимптотикӣ ва устувории қарӣ нодуруст, ҳалҳои муодилаҳои дифференсиалии схоластикӣ бо раванди стоҳастикии винерӣ ёфта шуданд. Натиҷаҳои бадастомада дар масъалаҳои гуногуни электротехника ва занцираҳои электрикӣ татбиқ шуда метавонанд.

Системаи автоматигардонидашудаи идора бо қайдгирии метеопараметрҳо барои дастгоҳҳои энергетикии офтобӣ таҳқиқ карда шуд. Блоки қайдгирии метеопараметрҳо дар мавсими тобистон дар шароити воқеии истифодабарии дастгоҳ озмоиш карда шуд. Нишон дода шуд, ки параметрҳои кории блоки қайдгирӣ ва дақиқии ҷенгирии метеопараметрҳо бо меъёрҳои техникии додашуда мутобиқат мекунанд.

Таъсири шаффоғияти оптикаи атмосфера ва абрнокии маҳал, ҳамчунин метеопараметрҳо - ҳарорати ҳавои маҳал ва фишори атмосфера ба истеҳсол, ЗКФ қисми электрикӣ ва гармии дастгоҳи фотоэлектрикии офтобии термалӣ бо роҳи мониторинги ҳарорати ҳавои маҳал ва фишори атмосфера дар наздикии дастгоҳи офтобӣ бо истифодаи системаи иттилоотӣ дар асоси микрокомпьютер таҳқиқ карда шуд. Захираи маълумоти метеопараметрҳо, истеҳсоли энергияи электрикӣ ва гармӣ дар давраи гармиҳии солҳои 2020-2021 таъсис дода шуд.

Ба мушаххасаҳои оптикаи атмосфера – нишондиҳандай шаффоғият T_m ва зариби абрнокии маҳал k_{ab} барои фосилаи моҳона ва солонаи вақт баҳодиҳӣ карда шуд. Муқаррар карда шуд, ки зариби моҳонаи абрнокӣ k_{ab} дар давраи тобистон кам аст (то қимати 0,1 кам мешавад) ва

дар давраи зимистон зиёди зиёд аст (бештар аз 0,6). Нишон дода шудааст, ки технологияи ракамии пешниҳодгардида оид ба коркарди миаълумот имконият медиҳад, ки таъсири абнокӣ ба истеҳсоли энергияи электрикии дастгоҳҳои офтобӣ миқдоран баҳодиҳӣ карда шуда, хусусиятҳои гузаришҳои мавсими дар давраи гарму сард тавсиф карда шавад.

Таҳлили барқтаъминкунии пойгоҳҳои обкашии минтақаи Кӯлоб гузаронида шуд. Иттилоот ҷамъоварӣ ва захираи маълумот оид ба мавҷудият ва миқдори пойгоҳҳои обкашӣ, схемаҳои барқтаъминкунӣ, мушаххасаҳои энергетикий ва иқтисодӣ, дастгоҳҳои обкашии корқунанда ва корнакунанда, зеристгоҳҳои барқӣ, манбаи алтернативии маҳаллӣ, обанеборҳои сунъӣ тартиб дода шуд.

Таҳқиқи мушаххасаҳои оптикаи шафдоғияти атмосфера ва зариби абнокии шимоли Ҷумҳурии Тоҷикистон (ш. Ҳуҷанд) аз рӯйи маълумоти истеҳсоли энергияи электрикӣ дар давраи аз соли 2016 то соли 2021 гузаронида шуд.

Сенсорҳои чандтаъйинота дар асоси нанонайчаҳои карбонӣ, рангдиҳандай зард ва хокай графен коркард, омода ва таҳқиқ карда шуд. Муқаррар карда шуд, ки муқовимати хуруҷӣ ва импеденси қосидак (датчик)-и соҳташуда ба ҳарорат мутаносиби роста буда, ба тағиیرёбии фишор ва ғечиҳ мутаносиби чаппа мебошад. Қосидаки пешниҳодшударо ҳамчун таҷхизи алоҳида барои ҷенгирии ҳарорат, фишор ва ғечиҳ истифода кардан мумкин аст. Ба воситаи ин қосидакҳо тағиирёбии ҳарорат дар фосилаи аз 30 то 65° , фишор аз 0 то 0,1 кгс/см² ва ғечиҳҳои тӯлӣ ҳангоми фишориш аз 0 то 110 мкм ҳамчун муқовимат ва импеденс дар ду басомади бақайдгирифташуда – 100Гс ва 100 кГс ҷен карда мешавад. Бо зиёд шудани ҳарорат зиёдшавии ҳам муқовимат ва ҳам импеденси қосидакҳо мушоҳида мешавад. Нишон дода шудааст, ки тағиирёбии гафсии пардаи OD-ро ба сифати параметри конструктивӣ барои ба даст овардани қимати матлуби ҳассосият барои татбики мушаххас истифода кардан мумкин аст.

Нишон дода шудааст, ки истеҳсоли вақтонаи электроэнергияи зарурӣ барои таъмини эътиомднок ва устувори энергия ба истеъмолкунандагон танҳо дар НБО-и калон бо обанбори танзими бисёрсола, ки ҳаҷми онҳо ками кам ду маротиба аз ҳаҷми миёнаи бисёрсолаи ҷориши оби дарё зиёд аст, имконпазир мебошад. Танҳо чунин неругоҳҳо метавонанд системабавуҷудоваврандаи энергосистемаҳои калони давлати ё минтақавӣ бошанд. Барои НБО бо обанборҳои танзими мавсими баробаркунии истеҳсоли электрорэнергия танҳо дар ҳудуди як сол имконпазир аст. Барои кори босуботи энергосистемаҳо дар онҳо гайр аз чунин НБО-ҳои танзими мавсими бояд неругоҳҳои ҳароратӣ иштирок намоянд. Баробаркунии бисёрсолаи истеҳсоли электроэнергия танҳо дар НБО-и танзими бисёрсола, ки ҳаҷми он 1,5 маротиба ва зиёда аз он аз ҳаҷми миёнасоланаи ҷориши

оби дарё зиёд аст, имкон дорад. Ба сифати чунин мисол НБО-и калонтарин дар Қирғизистон - НБО-и Токтогулро овардан мумкин аст, ки тавоноиаш 1200 Мвт ва обанбораш ҳацми $19,5 \text{ km}^3$ (ҳацми муфид 15 km^3) буда, ин шартхоро қонеъ мегардонад. Таҳқиқоте, ки бо истифодаи ҳамон моделҳои математикӣ монанд ба НБО-и Норак ичро карда шудааст, нишон медиҳад, ки барои НБО-и Токтогули Қирғизистон баробаркуни истеҳсоли электроэнергия имконпазир аст.

Чамъоварии ҳосили 25 намунанавъи топинамбур дар қитъаи таҷрибавии Институти ботаника, физиология ва генетикаи растани АМИТ (дар баландии 840 м аз сатҳи баҳр), ҳамчунин дар шароити қитъаи таҷрибавии Донишгоҳи давлатии Данғара (дар ноҳияи Данғара дар баландии 600 с аз сатҳи баҳр) гузаронида шуд. Ҳосилнокии бехмеваҳои баъзе намунаҳои топинамбур дар таҷрибаҳо 45-50т/га, массаи умумии биологӣ бошад, 100-110т/га-ро ташкил дод.

Корҳо оид ба коркарди барномаи истифодаи майдони оинавии обанбори обёрии Муминообод дар ноҳияи Муминобод барои соҳтани пойгоҳи офтобии понтонӣ оғоз карда шуд.

2. Истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқоти илмӣ

2.1. Шартнома ва созишномаҳо оид ба ҳамкории эҷодӣ бо вазорату идораҳо

Созишнома оид ба ҳамкории илмию техникӣ байни Донишгоҳи давлатии Орлов ба номи И.С. Тургенев ва Маркази рушди инноватсионии илм ва технологияҳои нави АМИТ барои солҳои 2020-2024 баста шуд. Ҳамчунин Созишномаи Марказ бо Ширкати истеҳсолии «Ҳакимӣ»-и ноҳияи Шаҳринав оид ба таъсиси заминаи илмию таҳқимқотӣ ва таҷрибайӣ доир ба татбиқи энергияи офтобӣ ва дигар намудҳои манбаъҳои барқароршавандай энергия баста шуд (19.11.2020).

21 февраля соли 2021 дар Маркази рушди инноватсионии илм ва технологияҳои нави АМИТ машварати кории кормандони Марказ бо намояндагони Вазорати саноат ва технологияҳои нави ҶТ доир карда шуд, ки дар он доираи васеи масъалаҳои алоқаманд ба зарурати соҳтмон ва ба истифодадиҳии корхонаҳои саноатии муосир барои истеҳсоли маҳсулоти инноватсионии энергиясарфакунанда, ки байни аҳолии Тоҷикистон талаботи зиёд дорад муҳокима гардида, ҳамкориҳои минбаъдаи кормандони Марказ ва взорати мазкур муайян карда шуданд.

Созишнома оид ба ташкили таҷрибаомӯзии илмию истеҳсолӣ ва ҳамкории эҷодӣ байни Маркази рушди инноватсионии илм ва технологияҳои нави АМИТ ва Муассисаи давлатии таълимии “Литсейи касбии техникии нақлиёти автомобилии шаҳри Душанбе” баста шуд (28.04.2021).

Созишнома оид ба ҳамкории академӣ байни Маркази рушди инноватсионии илм ва технологияҳои нави АМИТ ва Факултети

захираҳои илмии байналмилалии Донишгоҳи Ақита, Ҷопон, 25.09.2021
баста шуд.

2.2. Истифодаи натиҷаҳои корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ дар истеҳсолот

Натиҷаҳои таҳқиқоти иҷрошударо ҳангоми муносибгардонӣ (оптимизатсия)-и схемаи ҳудудии ҷойгиркуни НБО-ҳои хурд истифода кардан мумкин аст.

Таҳқиқоте, ки олимони Марказ дар соҳаи манбаъҳои барқароршавандай энергия мегузаронанд, аз самтҳои афзалиятноки илм буда, таҳқиқу татбиқи минбаъдаи ин манбаъҳо ба лоиҳаи «Стратегияи ҶТ дар соҳаи илм, технология ва инноватсия барои давраи то соли 2030» дохил карда шудааст.

Кишти топинамбур дар масоҳати 0,6 га дар шароити ноҳияҳои Муминобод ва Вахш барои афзоиш гузаронида шуд.

Чамъоварии ҳосили навъҳои гуногуни топирамбур дар шароити ноҳияҳои Муминобод, Фарҳор, Дангара, Рӯдакӣ ва Вахш дар майдони 0,70 га анҷом дода шуд, ки аз он ҷоҳо қариб 20 тонна ҳосили бехмева барои истифодаи онҳо дар соҳаи ҳӯрокворӣ ва табобат аз бемориҳои

3.2. Фаъолияти шӯрои олимони Марказ

Дар соли 2021 6 ҷаласаи шӯрои олимони Маркази рушди инноватсионии илм ва технологияҳои нави АМИТ гузаронида шуд, ки дар он масъалаҳои зерин мавриди баррасӣ, муҳокима ва тасдиқ қарор гирифтанд: Накшай корҳои илмию таҳқиқотии Марказ ва Накшай инфириодии корҳои илмию таҳқиқотии роҳбарони воҳидҳои илмӣ ва кормандони Марказ барои соли 2021 тасдиқ қарда шуданд; оид ба ворид намудани тағйирот ба Ҷадвали бастии Марказ баррасӣ қарда шуд; оид ба интиҳоби котиби илмии Марказ; оид ба нашри корҳои олимони Марказ дар давраи солҳои 2013-2020; оид ба нашри Лугатномаи истилоҳотии Н.Юмаев ва П.Нуров “Солнечная энергетика: термины, понятия и определения”; оид ба нашри буклети Марказ; оид ба нашри китоби М.И.Илолов ва Ҷ.Ш.Раҳматов “Функцияҳои элементарӣ ва ҳосиятҳои онҳо”; оид ба нашри китоби Г.Н.Петров, Х.М.Аҳмедов “Актуальные вопросы эффективности использования водно-энергетических ресурсов”; оид ба баррасӣ ва ба нашр пешниҳод кардани мақолаи Г.Н. Петров, С.Расулов, М.Илолов, Х.М. Аҳмедов, М.Г. Ҳулми “Экономическая эффективность строительства малой ГЭС в заповедной зоне бассейна реки Карагат”; оид ба қарори Раёсати аз 19 апрели соли 2021, №46 “Дар бораи Нақшай чорабиниҳои АМИТ оид ба иҷрои вазифаҳое, ки дар ҷаласаи якуми Шӯрои илм, маориф ва инноватсия назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон”; оид ба гузаронидани онлайн-конференсияи

минтақавии илмию амалии “Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации” (ш.Душанбе, 18.06.2021 г.), ҳисобот оид ба фаъолияти илмӣ ва илмию ташкилии Марказ дар чоряки якум, дуюм, сеюм ва солонаи соли 2021 ва ғайра.

3.3. Ҳамоҳангсозии корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ва инноватсионӣ

Маркази рушди инноватсионӣ ва технологияҳои нави АМИТ корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ва инноватсионии худро бо Институти ботаника, физиология ва генетикаи растани АМИТ, Институти химия ба номи В.И.Никитини АМИТ, Институти геология, соҳтмони ба заминчунбӣ тобовар ва сейсмологияи АМИТ, Маркази таҳқиқи технологияҳои инноватсионии АИ ҶТ, Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш.Шотемур, Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи Б.Фафуров, Ташкилоти ҷумҳурийвии «Тухмипарвар», Донишгоҳи давлатии Ҳорӯг ба номи М.Назаршоев, Институти илмҳои амалӣ ва технологияҳо ба номи Ғулом Исҳок Ҳони Ҷумҳурии исломии Покистон, ширкати консалтингии RANKAR бо манбаъҳои барқароршавандай энергия (Афғонистон) бо истифодаи заманаи илмӣ ва таҷрибавии онҳо ҳамоҳанг месозад.

3.4. Ҳамкории байналмилалӣ

3.4.1. Ҳамкорӣ бо муассисаҳои илмии давлатҳои ИДМ

Ҳамкории илмӣ бо Институти масъалаҳои оби Академияи милили илмҳои Ҷумҳурии Қирғизистон, Институти стратегияҳои иқтисодӣ ва рушди инноватсионии Институти марказии иқтисодию математикии Академияи илмҳои Россия ва Институти масъалаи бозор ва технологияҳои иттилоотии Академияи илмҳои Россия оид ба масъалаҳои мукаммалсозӣ ва гузариши иқтисодиёт ба роҳи инноватсионии рушд пешниҳод гардид. Корҳои муштарак бо Муассисаи давлатии илмию таълимии «Академияи идораи молиявӣ»-и Институти илмию тадқиқотии молияи Украина (Киев), Институти кибернетикай ба номи В.М. Глушкови Академияи милили илмҳои Украина идома дода шуданд.

Академик Ахмедов Ҳ.М. узви Шӯрои байналмилалии илмӣ-таҳририи маҷаллаи «Научная книга», аъзои жюрии озмуни байналмилалӣ барои лоиҳаи беҳтарини “Китоби илмӣ” дар назди Ассоциатсияи байналмилалии академияҳои илмҳо (АБАИ), узви Шӯрои илмӣ доир ба самаранокии энергия ва истифодабарии манбаҳои барқароршавандай энергияи назди АБАИ мебошад.

3.4.2. Ҳамкорӣ бо муассисаҳои илмии давлатҳои хориҷи дур

Маркази рушди ииноватсионӣ ва технологияҳои нави АМИТ ҳамкории илмии байналмилалиро бо муассисаҳои илмии зерини хориҷӣ амалӣ менамояд:

- Институти метрологияи биёбони Хадамоти метеорологии Ҳитой, ш. Урумчи;
- Институти физикаи атмосфераи Академияи илмҳои Ҳитой, ш. Пекин;
- Донишгоҳи Ақита, ш. Ақита, Ҷопон;
- Донишгоҳи занонаи Нара, ш. Нара, Ҷопон;
- Донишгоҳи илмҳои табиатшиносии Норвегия дар чаҳорҷӯби лоиҳаи «Водная гармония - II».

Ҳамроҳ бо олимони Институти илмҳои амалӣ ва технологияҳои ба номи Ғулом Исҳоқ Ҳон (Покистон) корҳо оид ба коркард, соҳтан ва аз озмоиш гузаронидани дастгоҳҳои офтобӣ, электролизёрҳо барои посил кардани гидроген ба воситаи энергияи офтобӣ ва қосидакҳои ҳарорат дар асоси гетеросохторҳои органикии нимноқилий идома дода шуданд.

Бо Маркази иттилооти илмию техникӣ ва иқтисодии ноҳияи ҳудмухтори Синзян-Уйғури ҶХХ ҳамкориҳо дар соҳаи илм, техника ва технология идома дода шуд.

Дар соли 2021 ҳамкорӣ бо ширкатҳои машҳури байналмилалӣ мисли: «Фихтнер», «Оссбергер» (Германия) ва «Штуки» (Швейцария) ба роҳ монда шуд.

Директори Марказ А.С. Қодиров узви Кумитаи тадорукотии «Хифзи пиряҳҳо» мебошад.

Сарходими илмии Марказ Г.Н.Петров:

- узви шӯрои таҳририяи маҷаллаи байналмилалии Қазоқистон-Олмон «Журнал водных исследований Центральной Азии (Central Asia Journal of Water Research)» оид ба иншоотҳои гидротехникӣ (Hydro technical facilities), муқарризи маҷаллаи байналмилалии International Letters of Natural Sciences (ILNS) published by SciPress Ltd., Bach, Switzerland;
- муқарризи маҷаллаи илмии "International Letters of Natural Sciences (ILNS) published by SciPress Ltd., Bach, Switzerland;
- узви шӯрои таҳририяи маҷаллаи илмии MMF (ModernManagementForum), <http://ojs.usp-pl.com/index.php/Modern-Management-Forum> мебошад;
- узви шӯрои таҳририяи маҷаллаи байналмилалии «Region – Water Conservancy».

Курбониён Мехрдод профессори даъватшуда (adjunct researcher)-и Институти илмию таҳқиқотии маводшиносӣ ва технологияҳои ба номи Кагами, Донишгоҳи Васэда, Токио, Ҷопон мебошад.

3.8. Иштирок дар конференсияю симпозиумҳо ва семинарҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ

Дар соли 2021 кормандони Марказ дар 45 конференсияю симпозиумҳо ва семинарҳои байналмилалию ҷумҳуриявӣ иштирок

намуданд. Иштирок дар чорабиниҳои илмии байналмилалӣ асосан дар речаяи online сурат гирифт:

➤ Конференсияи XVIII-уми илмию амалии байналмилалии "Энерго- и ресурсосбережение - XXI Век". (МИК-2020). Дар мавзӯи «Оптимизация режимов работы крупных ГЭС с водохранилищами» маърӯза карда шуд. (ш. Орел, декабри соли 2020, Ахмедов Х.М., Петров Г.Н.).

➤ Тағйирёбии иқлим ва амнияти озуқаворӣ. Дар мавзӯи «Адаптации к изменению климата, через интенсивных технологий по получению высокого урожая с.-х. культур» маърӯза карда шуд (ш. Тошкант, 14.01.2021, Партоев К. Online).

➤ Машварати корӣ аз рӯи барномаи илмии Маркази байналмилалии илмию таҳқиқотии «Помир-Чакалтой». Дар мавзӯи “О математической модели аномальной диффузии КЛ СВЭ” маърӯза карда шуд (ш. Москва, 27 января соли 2021, Илолов М., Раҳматов Ҷ.Ш. Online.).

➤ Конференсияи байналмилалӣ – Мактаби математики зимистонаи Воронеж «Современные методы теории функций и смежные проблемы». Дар мавзӯи «О решениях нечетких дифференциальных уравнений дробного порядка» маърӯза карда шуд (ш. Воронеж, 28 январ – 2 февраля 2021, Илолов М., Раҳматов Ҷ.Ш. Online).

➤ Конференсияи илмию амалӣ дар мавзӯи «30-соли истиқлолият ва рушд» Суҳанронӣ дар мавзӯи: «Рушди манбаъҳои барқароршаванди энергия дар сӣ соли истиқлолият» (Душанбе, 12 мая 2021 с., Илолов М.).

➤ Конференсияи байналмилалии илмию амалии «Проблемы и перспективы развития физики, техники и технологии полупроводников». Мавзӯи гузориш: «Плавучие фотовольтаические электростанции (FPV): Технико-экономический потенциал водоемов Таджикистана». (Хуҷанд, 18-19 майи соли 2021. Илолов М.).

➤ International Symposium "New Trends of Stochastic Analysis - 2021" (NTSA-2021), выступил с докладом «К теории инвариантности дробных стохастических дифференциальных включений». (Россия, Кишвари Краснодар, шаҳраки Дивноморское. 01-06 июня соли 2021. Илолов М.)

➤ Семинар «OSM картография». (Душанбе, 14 майи соли 2021. Илолов М., Раҳматов Ҷ.Ш.)

➤ Воҳӯрии корӣ бо намояндагони Ҷумҳурии Ӯзарбойҷон дар Вазорати саноат ва технологияҳои нави ҶТ дар мавзӯи «Технопарки и их развитие на примере Сумгаитского химического промышленного парка» (Душанбе, 05 апрели соли 2021. Раҳматов Ҷ.Ш.).

➤ Воҳӯрии корӣ бо намояндагони Институти тиҷорат ва технологияҳои Гансу ҶХХ. (Душанбе, 15 марта соли 2021. Илолов М., Раҳматов Ҷ.Ш. Online).

➤ CIMPA School "COMPLEX ANALYSIS, GEOMETRY AND DYNAMICS", 25th October — 6th November 2021 (Khorezm, Uzbekistan, Ilolov M.)

➤ Research Workshop "TRENDS IN COMPLEX GEOMETRY", 30th - 31st October 2021 (Khorezm, Uzbekistan). Presentation: "On the application of methods of differential geometry in stochastic analysis" (M.Ilolov, J.Rahmatov)

➤ Конференсияи илмии чумхурияйӣ «Гуногуни биологии экосистемаҳои Помир вобаста ба тағийирёбии иқлим». Гузориши пленарӣ: “Модели динамики популяций. От Мальтуса до Арнольда” (21-22 сентябри соли 2021, ш. Хоруг, Тоҷикистон, Илолов М.).

➤ Конференсияи байналмилалии илмию амалӣ дар мавзуи “О применении дифференциальных уравнений при решении прикладных задач”, Гузориши пленарӣ: ”Об устойчивости Улама-Хайерс дифференциальных уравнений второго порядка” (4 ноября соли 2021, ш.Душанбе, Тоҷикистон. Илолов М., Раҳматов Ҷ.Ш.)

➤ Онлайн-воҳӯрии академӣ оид ба ҳосилшавии об дар чаҳорҷӯби ташабуси Blue Peace Central Asia. (ш. Душанбе-Алмаато, 11.02.2021, Қодиров А.С.)

➤ Workshop “Food and Nutrition Security, ecotourism potential and Ecosystem for values and benefits”, (Kathmandu, 17 February, 2021, M. Ilolov, S. Karimova, J.Rahmatov. Online).

➤ Mekhrdad Subhani. Design of the stable light absorption layer for inorganic perovskite solar cell. Online meeting for the joint research at ZAIKEN, Waseda University, Tokyo, Japan, March 2 (Tue), 2021.

➤ Waseda University, Tokyo, Japan, March 2 (Tue), 2021.

➤ Энергетикаи Тоҷикистон афзалиятҳо ва мушкилот. Конференсияи байналмилалии илмӣ: «Электрические сети: Надежность, безопасность, энергосбережение и экономические аспекты» (Қазон – Орел – Хуҷанд, 7 апрели соли 2021. Петров Г. Н. Телемост)

➤ Семинар-тренинг барои гурӯҳи экспертии техникии Мақоми миллии кафолатдори Тоҷикистон оид ба омода кардани пешниҳодоти лоиҳавӣ барои Фонди иқлими сабз (Душанбе, 08-09 апреляи соли 2021. Қодиров А.С.)

➤ Гуфтушуниди сиёсии Комиссияи иқтисодии Аврупо СММ дар мавзӯи «Использование диаспор для продвижения инноваций в целях устойчивого развития» (Душанбе, 31 майи соли 2021. Қодиров А.С. Online).

➤ Семинар дар мавзӯи «Дар роҳи омодагии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба конференсияи байналмилалӣ оид ба тағийирёбии иқлим» (Душанбе, 25-27 майи соли 2021. Қодиров А.С.).

➤ Семинари омӯзишӣ дар мавзӯи «ҷомеаи шаҳрвандӣ дар дастирии амалиётҳои иқлимӣ». Мавзӯи гузориши: «Оид ба аҳамияти топинамбур дар мутобикгардӣ ба тағийирёбии иқлим» (Душанбе, 27 апрели соли 2021. Партоев К.П.).

➤ Конференсияи дуюмини умумирассиягии илмии «Мониторинг выработки электрической и тепловой энергии солнечной фотоэлектрической термальной установки». Мавзӯи гузориши:

Моделирование и ситуационное управление сложных систем. (Санкт-Петербург, 14-22 апрели соли 2021. Котликов Е.Н., Салиев М.А., Новикова Ю.А.).

➤ Конференсияи байналмиллалии илмӣ-амалии “Баррасии муаммоҳои муосири илмҳои физикаю техника ва технология нимноқилҳо”. Мавзӯи гузориш: «Цифровые технологии исследования выработки электроэнергии солнечной фотоэлектрической установки». (Хуҷанд, 18.05.2021. Кудузова М.А., Мирзокобилова Ф.О., Салиев М.А., Назаров Р.Р.).

➤ Ҷаласаи навбатии клуби занон «Хонумҳои ядроӣ», ки дар назди Агентии амнияти ядроӣ ва радиатсионии АМИТ ташкил ёфтааст, дар доираи ҳамкориҳои техникӣ оид ба татбиқи лоихаҳои миллии Тоҷикистон (МАГАТЭ) бо роҳбари лоиҳа Сандра Стейкал. (Душанбе, 04.06.2021).

➤ Конференсияи байналмилалӣ бахшида ба 80-солагии доктори илмҳои физикаю математика, профессор Темур Собиров (Душанбе, 25-26 июни соли 2021, Илолов М.).

➤ International kick-off meeting «HYDROPOWER FOR YOU - Sustainable small-scale hydropower in Central Asia». (Берлин-Алматы-Бишкек-Душанбе-Ташкент, 30.06.2021, Петров Г.Н. Online).

➤ International Conference “IWRM versus Nexus approach – is there any difference?” (Алматы, 08.07.2021, Петров Г.Н. Online).

➤ Hydro4U: Sustainable small-scale hydropower in Central Asia. (Душанбе, 30.06. 2021 г. Раҳматов Дж.Ш. Online).

➤ Семинари илмии «Насосҳои обии офтобӣ», Маркази рушди инноватсионии илм ва технологияҳои нави АМИТ (Душанбе, 18.08.2021. Раҳматов Ҷ.Ш.)

➤ Конференсияи байналмилалии «Training on Realizing Data-Driven Governance for Central Asia» (Душанбе, 23-25 августи соли 2021. Раҳматов Ҷ..Ш. Online)

➤ Семинари илмии «Concept Paper Submission Workshop» held by Tetra Tech ARD Inc., the implementor of the USAID Regional Water and Vulnerable Environmental activity (Душанбе, 08.09.2021. Раҳматов Ҷ.Ш. Online)

➤ Конференсияи II-уми байналмилалии илмию амалии «Роль женщин учёных в развитие науки, инноваций и технологий», ки онро клуби занонаи «Хонумҳои ядроӣ» -и назди Агентии амнияти ядроӣ ва радиатсионии АМИТ бо дастирии Офиси барномавии Созмони амният дар Аврупо (ОБСЕ) дар ш. Душанбе ташкил намудааст (Гулистон, 16-20 августи соли 2021. Мирбобоева П.А.).

➤ Конференсияи VI-и илмии «Нақши олимони ҷавон дар рушди илм, инноватсия ва технология», ки аз тарафи Шӯрои олимони ҷавони АМИТ доир карда шуд (Душанбе, 5-7 июля 2021. Юмаев Н.)

➤ Конференсияи байналмилалии илмии "Наука, техника и развитие инновационных технологий", бахшида ба 30-солагии Истиқололияти

Таркманистон (Ашхобод, Туркманистон, 12-13 июни соли 2021. Юмаев Н. Online).

➤ Вожӯрии корӣ бо намояндагони Вазорати маориф ва илми ҶТ ва мудаасисаи давлатии таҳсилоти олии Украина (ш.Душанбе, 06 октябри соли 2021. Қодиров А.С.).

➤ Семинари яукмин оид ба Раванди дастирии қабули қарорҳо: Таҳияи вазифаҳо оид ба ҳамалоқам андии «Об-энергия- озуқа- муҳити зист» (ш. Душанбе, 28 июля соли 2021. Қодиров А.С.).

➤ Иттилооти муҳими техникӣ – семинари 3-юм оид ба баҳодиҳии гирифторӣ ба хатарҳо дар Тоҷикистон. (ш. Душанбе, 29-30 июля соли 2021. Қодиров А.С.).

➤ Мизи мудаввар «Таҷрибаи пешқадами рушди инфрасоҳтори инноватсионию технологӣ дар доираи амалисозии Мақсади чаҳоруми стратегӣ оид ба саноатигардонии босуръати Ҷумҳурии Тоҷикистон». (ш.Душанбе, 01 октября соли 2021. Қодиров А.С.).

➤ Конференсияи омодагирии зерминтақавии осиёимиёнагӣ ба Форуми 9-уми умумиҷаҳонӣ – «Водная безопасность для мира и развития». (ш. Душанбе, 19-20 октября 2021. Қодиров А.С. Online).

➤ Семинари зерминтақавии СПЕКА (барномаи маҳсуси СММ барои иқтисодиёти Осиёи Марказӣ) оид ба инноватсияҳо ва технологияҳо барои рушди устувор. (ш. Душанбе, 20-21 октября соли 2021 г. Қодиров А.С. Online).

➤ Конференсияи илмии ҷумҳурияйӣ «Захираҳои обӣ: ҳолат, равишҳои нав ва дурнамои рушд» бахшида ба 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Мавзуи гузориш: «Альтернативный источник энергии для загородного дома» (ш. Душанбе. 22 октября соли 2021. Юмаев Н.).

➤ Electronic and geometrical properties of Mn^{4+} doped A_2XY_6 ($A= K, Rb, Cs$; $X= Si, Ti, Ni, Ge, Se, Pd, Sn, Hf$; $Y=F, Cl$) phosphors. International Scientific and Practical Conference "Consideration of modern Problems of Physical and Technical Sciences and Semiconductor Technology", Academician Bobojon Gafurov Khujand State University (Khujand, Tajikistan 17-19-May 2021. Mekhrdad Subhon, Umar Zafari, Alok M. Srivastava, Mikhail G. Brik and Tomoyuki Yamamoto).

➤ Ab initio расчеты электронной структуры $Sr_4Al_{14}O_{25}$. Международная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2021». МГУ (Москва, Россия, 12-23 апреля соли 2021. З. Умар, Ш. Азизова, И. Максудчон, М. Субхонӣ, Т. Ямамото).

3.9. Ташвиқи донишҳои илмӣ

5 марта соли 2021 тавассути телевизиони «Тоҷикистон» (шабакаи якум) корманди Марказ Ф. Фатуллоев вобаста ба масъалаи технологияҳои рақамии иттилоотӣ ва татбиқи онҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон суханронӣ қард.

10 феврали соли 2021 тавассути телевизиони «Тоҷикистон» (барномаи «Аҳбор») директори Марказ Қодиров А.С. оид ба ташаббусҳои ҷаҳонии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои об баромад намуд.

2 майи соли 2021. Петров Г. Н. Курс повышения квалификации: дополнительные разделы гидроэнергетики. Введение. Доклад-презентация. YouTube канал «Land and Water CA» DOI: 10.13140/RG.2.2.14977.99686

https://www.youtube.com/playlist?list=PLR7jBCjSbC_QjubnGmoVu1A7Qi23eQkQE

7 майи соли 2021. Петров Г. Н. Оптимизация параметров плотин ГЭС. Дополнительные разделы гидроэнергетики. YouTube канал «Land and Water CA» DOI: 10.13140/RG.2.2.32856.21766
https://www.youtube.com/playlist?list=PLR7jBCjSbC_QjubnGmoVu1A7Qi23eQkQE

10 майи соли 2021. Петров Г. Н. Водохранилища ГЭС. YouTube канал «Land and Water CA» DOI: 10.13140/RG.2.2.35285.96486
https://www.youtube.com/playlist?list=PLR7jBCjSbC_QjubnGmoVu1A7Qi23eQkQE

14 майи соли 2021. Петров Г. Н. Оптимизация налогообложения гидроэнергетики. YouTube канал «Land and Water CA» DOI: 10.13140/RG.2.2.23404.28805

https://www.youtube.com/playlist?list=PLR7jBCjSbC_QjubnGmoVu1A7Qi23eQkQE

18 майи соли 2021. Петров Г. Н. Радиус эффективности МГЭС. YouTube канал «Land and Water CA»
https://www.youtube.com/playlist?list=PLR7jBCjSbC_QjubnGmoVu1A7Qi23eQkQE

22 майи соли 2021. Петров Г.Н. Оперативный прогноз водного стока. YouTube канал «Land and Water CA»
https://www.youtube.com/playlist?list=PLR7jBCjSbC_QjubnGmoVu1A7Qi23eQkQE

25 майи соли 2021. Петров Г. Н. Стоимость воды. Курс повышения квалификации: Основы гидроэнергетики для эффективного управленца. YouTube канал «Land and Water CA»

https://www.youtube.com/playlist?list=PLR7jBCjSbC_QjubnGmoVu1A7Qi23eQkQE

29 майи соли 2021. Петров Г. Н. Общий критерий развития энергосистем. Курс повышения квалификации: Основы гидроэнергетики для эффективного управленца. YouTube канал «Land and Water CA»

https://www.youtube.com/playlist?list=PLR7jBCjSbC_QjubnGmoVu1A7Qi23eQkQE

5 апрели соли 2021 г. тавассути радиои «Ховар» дар барномаи «Гуфтугӯ» директори Марказ Қодиров А.С. дар мавзӯи «Лоиҳаҳои инноватсионӣ: мушкилот ва дурнамо» суханронӣ кард.

6 апрели соли 2021 тавассути шабакаи телевизионии «Тоҷикистон» дар барномаи «Тоҷикистон ва ҷаҳон» директори Марказ Қодиров А.С. дар мавзӯи « Тағийирёбии иқлими ва ташаббусҳои глобалии обии Ҷумҳурии Тоҷикистон» суханронӣ намуд.

14 апрели соли 2021 баҳшида ба «Рӯзи илм» ва таъсиси шабакаи нави телевизионии «Илм ва табиат» дастовардҳои илмии Марказ намоиш дода шуд, ки дар кори он кормандони Марказ Қодиров А.С., Раҳматов Ҷ. Ш., Мирбобоева П.А., Кулув М.А., Шерматов Р.Н., Бурханов С.Р. иштирок намуданд.

23 апрели соли 2021 баромад дар радиои «Фарҳанг» дар барномаи «Фарҳанги муосир» дар мавзӯи илм ва инноватсия. (Раҳматов Ҷ.Ш.).

Дар ҷамоатҳои “Алмосӣ” ва “Мирзо Турсунзода”-и ноҳияи Ҳисор, дар деҳаҳои “Чангоб” ва “Саховат” бо иштироки 30 нафар занон дар мавзӯи “Парвариши растаниҳои ғайримаъмулӣ дар мисоли топинамбур” дар ҳамкорӣ бо ташкилоти ҷамъиятии “Парастор” (роҳбараи Р.Қосимова) семинар баргузор карда шуд, ки дар он ба занҳо барои парвариш тухмии навъҳои гуногуни топинамбур дода шуданд.

30 майи соли 2021. Петров Г. Н. Арзиши пешгӯйии гидрологӣ. Курси баландбардории таҳассус: асосҳои гидроэнергетика барои идоракуни самаранок. Гузориш. YouTube канал «Land and Water CA» DOI:[10.13140/RG.2.2.16309.19683](https://doi.org/10.13140/RG.2.2.16309.19683)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLR7jBCjSbC_QjubnGmoVu1A7Qi23eQkQE

31 майи соли 2021. Петров Г. Н. Тариф окупаемости. Курси баландбардории таҳассус: асосҳои гидроэнергетика барои идоракуни самаранок. Гузориш. YouTube канал «Land and Water CA» DOI:[10.13140/RG.2.2.21342.36168](https://doi.org/10.13140/RG.2.2.21342.36168)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLR7jBCjSbC_QjubnGmoVu1A7Qi23eQkQE

3 июни соли 2021. Петров Г. Н. Самаранокии истифодаи электроэнергия. Курси баландбардории таҳассус: асосҳои гидроэнергетика барои идоракуни самаранок. Гузориш. YouTube канал «Land and Water CA»

DOI:[10.13140/RG.2.2.28921.60008](https://doi.org/10.13140/RG.2.2.28921.60008)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLR7jBCjSbC_QjubnGmoVu1A7Qi23eQkQE

5 июни соли 2021. Петров Г. Н. Захираҳои обию энергетикӣ ва тағийирёбии иқлими. Курси баландбардории таҳассус: асосҳои гидроэнергетика барои идоракуни самаранок. Гузориш. YouTube канал «Land and Water CA» DOI:[10.13140/RG.2.2.13936.79369](https://doi.org/10.13140/RG.2.2.13936.79369)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLR7jBCjSbC_QjubnGmoVu1A7Qi23eQkQE

6 июня соли 2021. Петров Г. Н. Многолетняя изменчивость водного стока. Курси баландбардории тахассус: асосҳои гидроэнергетика барои идоракунии самаранок. Гузориш. YouTube канал «Land and Water CA»

DOI:[10.13140/RG.2.2.12114.89280](https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12114.89280)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLR7jBCjSbC_QjubnGmoVu1A7Qi23eQkQE

7 июня соли 2021. Петров Г. Н. Расчет объема водохранилища. Курси баландбардории тахассус: асосҳои гидроэнергетика барои идоракунии самаранок. Гузориш. YouTube канал «Land and Water CA».

DOI:[10.13140/RG.2.2.13006.18241](https://doi.org/10.13140/RG.2.2.13006.18241)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLR7jBCjSbC_QjubnGmoVu1A7Qi23eQkQE

8 июня соли 2021. Петров Г. Н. Самаранокии энергетикии дарёҳои Тоҷикистон. Курси баландбардории тахассус: асосҳои гидроэнергетика барои идоракунии самаранок. Гузориш. YouTube канал «Land and Water CA».

DOI:[10.13140/RG.2.2.10116.04481](https://doi.org/10.13140/RG.2.2.10116.04481)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLR7jBCjSbC_QjubnGmoVu1A7Qi23eQkQE

09 июля соли 2021 тавассути шабакаи телевизионии «Хатлон» ҳодими калони илмии Марказ Қ. Партоев дар мавзуи «Нақши топинамбур дар баланд бардоштани ҳосилнокии замин дар оянда» суханронӣ кард.

Дар ҷамоатҳои деҳоти «Алмосӣ» ва «Мирзо Турсунзода»-и ноҳияи Ҳисор дар деҳаҳои «Чангоб» ва «Саховат» дар мавзуи «Тарзҳои коркарди бехмеваи топинамбур ва аз он тайёр кардани маҳсулоти физӣ дар шароити хона» гузаронида шуд (бо сарпарастии Ташкилоти ҷамъиятии «Парастор»).

20.10.2021 тавассути радиои «Тоҷикистон» сарходими илмӣ Партоев Қ.П дар мавзуи: «Оид ба нақши заминкории органикӣ дар таъмини маҳсулоти физӣ дар оянда» суханронӣ кард.

Суханрониҳо дар семинарҳо дар мавзуи: «Истифодаи оқилонаи захираҳои заминию обӣ дар хочагиҳои деҳқонӣ»-и шаҳри Панҷакент (20-26 октябре 2021 г.) ва дариноҳияҳои А. Ҷомӣ ва Носири Ҳисрав (29-31 октябри соли 2021. (Партоев қ. дар ҳамкорӣ бо Ассотсиасияи Агробизнеси Тоҷикистон).

Иштирок ва суханронӣ дар мизи мудаввар 06.10.2021. дар шаҳри Душанбе дар мавзуи: «Истифодаи самарарабахши захираҳои обӣ дар Тоҷикистон» (Партоев Қ.).

Иштирок ва суханронӣ дар конференсияи илмӣ дар мавзуи Гуногуни биологии экосистемаҳои Помир вобаста ба тағйирёбии иқлими».

Мавзӯ: «Топинамбур зироати муҳими кишоварзӣ» (22.09.2021, Партоев К.).

1 июли соли 2021 тавассути шабакаи телевизионии «Тоҷикистондар барномаи «Тоҷикистон ва ҷаҳон» директори Марказ Қодиров А.С. дар мавзуи «Захироаҳои обии Осиёи Марказӣ» суханронӣ кард.

30 сентябри соли 2021 муовини директори Марказ Раҳматов Ҷ.Ш. дар барномаи «Фарҳанги муосир»-и радиои «Фарҳанг» оид ба рафти озмуни ҷумҳуриявии «Илм - фурӯғи маърифат» маълумот дод.

04-06 октябри соли 2021 муовини директори Марказ Раҳматов Ҷ.Ш. дар даврҳои I, II ва III-уми озмуни «Илм - фурӯғи маърифат» бо гузориши «Плавучие фотовольтаические электростанции (FPV): технико-экономический потенциал водоемов Таджикистана» иштиrok намуд..

Аз 22 то 26 сентябри соли 2021 корманди илмии Марказ Юсуфбеков Н. ба сифати аъзои комиссия дар даври 3-уми озмуни ҷумҳуриявии «Илм - фурӯғи маърифат» дар номинатсияи «Ихтироъкорӣ ва инноватсия» дар ноҳияи Рашт иштиrok намуд.

А 31 октябр то 2 ноября соли 2021 корманди илмии Марказ Юсуфбеков Н. барои омода кардани мақолаи илмӣ ба фаъолияти ширкати истеҳсолии «Ҳакимӣ» ва «Боги Умед» (ноҳияи Турсунзода) шиносой пайдо кард.

3.11. Фаъолияти илмию нашрӣ

Дар соли 2021 аз тарафи кормандони Марказ 74 кори илмӣ, аз ҷумла, 50 мақола дар нашрияҳои ҷумҳурияйӣ, 14 мақола дар нашрияҳои ИДМ ва 10 мақола дар нашрияҳои хориҷи дур ба нашр расонида шуд:

1. Mamadsho Ilolov, Khakim Ahmedov, Ahmadsho M. Ilolov, Anvar S. Qodirov, Jamshed Sh. Rahmatov, Narimon Sh. Yusufbekov. Analytical relationship between the electrical parameters of the PV array and external factors based on the Lambert W- function. International Journal of Science and Research (IJSR). Volume 9 Issue 12, December 2020. Paper ID: SR201211161232 DOI: 10.21275/SR201211161232. ISSN: 2319-7064 SJIF (2019): 7.583. pp. 986-991. (<https://www.ijsr.net/archive/v9i12/v9i123.php>).

2. Илолов М., Раҳматов Дж.Ш. О решениях нечетких дифференциальных уравнений дробного порядка. Современные методы теории функций и смежные проблемы // Материалы Международной конференции «Воронежская зимняя математическая школа» (Воронеж, 28 января – 2 февраля 2021 г.). Воронежский государственный университет; Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова; Математический институт им. В.А.Стеклова РАН. — Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2021, с.129-131.

3. Илолов М., Расули С., Раҳматов Дж.Ш. Эволюционные уравнения дробного порядка с запаздыванием в банаховом пространстве - Известия АН РТ, Отд. физ.-мат., хим., геол. и техн. наук. 2020, N3, с.7-21.

4. Илолов М. Саҳми Муҳаммад Осимӣ дар болоравии иқтидори илмии Тоҷикистон - Ахбори АИ ҶТ, Шуъбаи илмҳои ҷамъиятшиносӣ, N1/1(258), 2020, с.23-28.

5. Илолов М. Саҳми Муҳаммад Осимӣ дар болоравии иқтидори илмии Тоҷикистон // Академик Муҳаммад Осимӣ ва омӯзиши масоили тамаддуни Осиёи Марказӣ - Душанбе, 2020, с.165-172.

6. Илолов М., Кучакшоев Х.С., Раҳматов Дж.Ш. О стохастических эволюционных уравнениях дробного порядка // Материалы Международной конференции "Современные проблемы функционального анализа и дифференциальных уравнений", посвящённой 70-летию со дня рождения академика Национальной Академии наук Таджикистана, доктора физико-математических наук, профессора Бойматова Камолиддина Хамроевича (Душанбе, 25-26 декабря 2020 г.) - "ЭР-граф", 2020, с.145-147.

7. Илолов М., Гулджонов Д.Н., Лашкарбеков С.М. Об экспоненциальной р-устойчивости стохастических функционально-дифференциальных уравнений в гильбертовом пространстве // Материалы Международной конференции "Современные проблемы функционального анализа и дифференциальных уравнений", посвящённой 70-летию со дня рождения академика Национальной Академии наук Таджикистана, доктора физико-математических наук, профессора Бойматова Камолиддина Хамроевича (Душанбе, 25-26 декабря 2020 г.). "ЭР-граф", 2020. – с.140-144.

8. Шкаликов А.А., Раҳмонов З.Х., Султанаев Я.Т., Илолов М.И., Исҳоков С.А., Гадоев М.Г. Таджикский математик с мировым именем // Материалы Международной конференции "Современные проблемы функционального анализа и дифференциальных уравнений", посвящённой 70-летию со дня рождения академика Национальной Академии наук Таджикистана, доктора физико-математических наук, профессора Бойматова Камолиддина Хамроевича (Душанбе, 25-26 декабря 2020 г.). "ЭР-граф", 2020. – с. 4-11.

9. Илолов М.И., Раҳмонов З.Х., Исҳоков С.А., Гадоев М.Г. Краткий обзор научных достижений академика Бойматова К.Х. // Бойматов Камолиддин Хамроевич. Избранные труды: в 2 т. Т.1. – Душанбе: "ЭР-граф". 2020. – с. 5-13.

10. Илолов М. Выдающийся математик и педагог (к 90-летию Юрия Григорьевича Борисовича) // Борисовичи – Юрий Григорьевич и Галина Николаевна. К 90-летию: Сборник воспоминаний / Составители: Н.М. Близняков, Т.Н. Фоменко. – Москва: МАКС Пресс, 2020. – с. 80-82.

11. Илолов М., Каримова С.М. Рушди манбаъҳои барқароршавандай энергия дар сӣ соли истиқолият // Маводҳои

Конференсияи илмию амали «30-соли истиқолият ва рушд», Душанбе Print-2021, с.103-109.

12. Илолов М., Расулов С., Раҳматов Дж.Ш. Плавучие фотовольтаические электростанции (FPV): технико-экономический потенциал водоемов Таджикистана. Материалы международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития физики, техники и технологии полупроводников», 2021, с. 20-31

13. Илолов М., Аламшоев Қ. Саргузашти ибратбахш (ба ҷои охирсухан). Дар китоби Б.И. Искандаров “Роҳи душвори диёри дониш”, Душанбе, 2021, с. 226-243.

14. Ilolov M., Kuchakshoev K., Rahmatov J.SH. Lyapunov function and stability of solutions of stochastic differential equations with fractional-like derivatives // Global and Stochastic Analysis Vol. 8 No. 2 (July-December, 2021), pp. 87-99. Scopus/

15. Илолов М., Раджабов Н.Р., Раҳмонов З.Х., Шабозов М.Ш., Исҳоков С.А., Курбанов И., Муҳамадиев Э.М., Гликлиҳ Ю.Е., Джангібеков Г., Обуховский В.В., Собиров М.К. Тимур Сафарович Сабиров (к 80-летию со дня рождения) // АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МАТЕМАТИКИ Материалы международной конференции, посвященной 80-летию со дня рождения доктора физико-математических наук, профессора Темура Собирова (Душанбе, 25-26 июня 2021 г.). с. 5-9.

16. Илолов М., Гулджонов Д.Н. , Навruzмамадова С.Р. Дробная производная Катугампола и ее свойства // АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МАТЕМАТИКИ Материалы международной конференции, посвященной 80-летию со дня рождения доктора физико-математических наук, профессора Темура Собирова (Душанбе, 25-26 июня 2021 г.). с. 73-77.

17. Илолов М. , Зулфонов Ш. Об одной начально-краевой задаче для неоднородного интегро-дифференциального уравнения в частных производных // АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МАТЕМАТИКИ Материалы международной конференции, посвященной 80-летию со дня рождения доктора физико-математических наук, профессора Темура Собирова (Душанбе, 25-26 июня 2021 г.). с. 77-81.

18. Илолов М., Лашкарбеков С., Раҳматов Дж.Ш. О стохастической инвариантности дробных дифференциальных включений // АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МАТЕМАТИКИ Материалы международной конференции, посвященной 80-летию со дня рождения доктора физико-математических наук, профессора Темура Собирова (Душанбе, 25-26 июня 2021 г.). с. 82-84.

19. Илолов М., Раҳматов Дж.Ш. Об устойчивости Улама-Хайерс дифференциальных уравнений второго порядка, Сборник статей II международной научно-практической конференции на тему “О применении дифференциальных уравнений при решении прикладных задач”, Душанбе, 2021, - с. 82-86.

20. Ilolov M., Ilolov A., Karimova S., Kodirov A., Khudonazarov A. Geothermal Resources of Tajikistan // Proceedings World Geothermal Congress 2020+1. Reykjavik (Iceland, April - October 2021) DOI: <https://pangea.stanford.edu/ERE/db/WGC/papers/WGC/2020/01041.pdf>

21. Илолов М., Раҳматов Дж.Ш. Об эквивалентности экспоненциальной дихотомии и устойчивости по Хайеру-Улам линейных периодических дифференциальных уравнений в банаховом пространстве. Уфимская осенняя математическая школа: Материалы международной научной конференции (г.Уфа, 6-9 октября 2021 г.). В двух томах. Том 1. – Уфа: Аэтерна, 2021, -с. 189-191.

22. Shahid Shafique, Khasan S. Karimov, Muhammad Abid, Muhammad Mansoor Ahmed, Khakim M. Akhmedov, Aziz-ur-Rehman. Carbon nanotubes, orange dye, and graphene powder based multifunctional temperature, pressure, and displacement sensors. - Journal of Materials Science in Electronics, 2020, v31, №.11, pp.8893-8899.

23. Илолов М., Расули С. Теплопроводность в полубесконечной среде с запаздыванием по времени // АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МАТЕМАТИКИ Материалы международной конференции, посвященной 80-летию со дня рождения доктора физико-математических наук, профессора Темура Собирова (Душанбе, 25-26 июня 2021 г.). с. 84-87.

24. Петров Г. Н., Митусов А. В. Водно-энергетические ресурсы и их использование. Курс повышения квалификации. «Land and Water CA». Душанбе – Берлин - Орёл. 2021 г. (Учебное пособие).

25. Илолов М., Каримова С.М. Рушди манбаъҳои барқароршавандай энергия дар сӣ соли истиқлолият // Маводҳои Конференсияи илмию амали «30-соли истиқлолият ва рушд» (Душанбе, 12 майи соли 2021), Душанбе, Print-2021, с.103-109.

26. Г.Н.Петров, С.Холмухаммадзода, Х.М.Ахмедов. Анализ современной практики регулирования водного стока крупными водохранилищами бассейна Аральского моря // Докл. АН РТ, 2019, т.62, №9-10, с. 588-592.

27. Т.А.Х.Касурия, Ш.Алам, Ношин Ф, Х.С.Каримов, Х.М.Ахмедов. Исследование инверторного солнечного элемента на основе перовскита и сульфида кадмия // Докл. АН РТ, 2019, т.62, № 3-4, с.193-197.

28. Г.Н.Петров, Х.М.Ахмедов., М. Илолов, А.Кадыров., С.Расулов., Раҳматов Дж. Схема энергетического освоения водных ресурсов реки Караган // Изв. НАНТ, 2020, №3, с.143-151г.
29. Петров Г. Н., Митусов А. В. Основы гидроэнергетики для эффективного управленца. Курс повышения квалификации. «Land and Water CA». Душанбе – Берлин - Орёл. 2021 г. (Учебное пособие).
30. Петров Г. Н., Ахмедов Х. М. Аналитический метод расчета заиления водохранилища Нуракской ГЭС // Сборник материалов региональной научно-практической онлайн-конференции «Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации». Национальная академия наук Таджикистана. Центр инновационного развития науки и новых технологий. Душанбе, 18 июня 2021 г. с. 60-63.
31. Петров Г. Н., Расулов С., Ахмедов Х. М ., Илолов М., Кодиров А. С., Раджабов К. К вопросу строительства деривационной гидроэлектростанции на реке Караган // Изв. НАНТ, Отд. физ.-мат., хим., геол. и техн. наук, 2021, №1 (182), с. 148-156.
32. Г. Н. Петров, Х. М. Ахмедов. Оптимизация режимов работы крупных ГЭС с водохранилищами // Труды XVIII Международной научно-практической конференции "Энерго - и ресурсосбережение - XXI Век". (МИК-2020), 2020, с.68-72.
33. Сабиров Т.С. Избранные труды по функциональному анализу и дифференциальным уравнениям: - Душанбе: «Дониш», 2021. -223 с. (Ответственные редакторы: Худжаназарова Г., Раҳматов Дж. Ш.).
34. Буклети Маркази рушди инноватсионии илм ва технологияҳои нави Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон. - Душанбе: Дониш, 2021, 58 с. (тартибдиҳандагон: Раҳматов Ҷ.Ш., Каримова С.М., Юмаев Н.Р., зери таҳрири академик Ахмедов Х.М.).
35. Ҳомидов И, Валиев Ҷ, Каримов Х.С, АхмедовХ.М. Разработка и исследование многокомпонентной структуры на основе органических и неорганических полупроводников InGa/OАK/GaAs/C. Гузоришҳои АМИТ, 2020, т.63, № 5-6, с.363-367.
36. Ҳомидов И, Валиев Ҷ, Каримов Х.С, АхмедовХ.М. Энергозависимый элемент памяти на основе композита арсенида галлия и углеродных нанотрубок. Гузоришҳои АМИТ, 2018, т.61, №6, с.574-577.
37. Юмаев Н.Р., Ахмедов Х.М. Экологические аспекты применения возобновляемых источников энергии // Материалы научной конференции «Наука, техника и развитие инновационных технологий», посвященной 30-летнему юбилею независимости Туркменистана. Ашхабад, 12-13 июня 2021, с. 542-544.
38. Солнечная энергетика: термины, понятия и определения. Справочно-информационное издание. – Душанбе: Дониш, 2021, 169 с. (Составители: Юмаев Н.Р., Нуров П.Г. под редакцией академика Х.М.Ахмедова).

39. Юмаев Н., Ахмедов Х. Экологические аспекты применения возобновляемых источников энергии.// Илм ва Чомеа. Мачаллаи академияи илмию оммавӣ. №3 (25) 2021, -с.205-228.

40. Юмаев Н. Альтернативный источник энергии для загородного дома. – Материалы Республиканской научно-практической конференции «Водные ресурсы: состояние, новые подходы и перспективы развития», посвященной 30-летию Государственной независимости Республики Таджикистан, Душанбе 22 октября 2021г., спец. выпуск научно-практического журнала «Водные ресурсы, энергетика и экология». – Душанбе: Том 1, №3, 2021, -с.113-118.

41. Юмаев Н.Р., Каримов Х.С., Ахмедов Х.М. Исследование свойств демонстрационного термоэлектрического генератора с составным концентратором солнечной энергии. Гузоришҳои АМИТ, 2019, т.62, № 11-12, с.672-677.

42. Feng Ch., Shulong Yu., Huaming Sh., Ruibo Zh., Tongwen Zh., Heli Zh., Youping Ch., Satylkanov R., Ermenebaev B., Kobuliev Z., Ahmadov A., Kodirov A., Maisupova B. The Productivity of Low-Elevation Juniper Forests in Central Asia Increased Under Moderate Warming Scenarios // Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, 126, e2021JG006269. <https://doi.org/10.1029/2021JG006269>.

43. Кодиров А.С., Илолов М.И., Ахмедов Х.М. Центр инновационного развития науки и новых технологий: достижения и возможности // Национальная академия наук Таджикистана. Душанбе: Дониш, 2021, -с. 243-261.

44. Мирбобоева П.А. «Падежные формы местоимений в Ваханском языке» // Материалы II Международной научно-практической конференции «Роль женщин учёных в развитие науки, инноваций и технологий». (Гулистон, Согдийская обл., 16-20 августа 2021 г.) - Душанбе-2021. с.256-263.

45. Мирзоахмедов Ф., Кодиров А.С. Вероятностная модель гелиоводоподъёмной системы // Паёми Донишгоҳи технологии Тоҷикистон. 2020. №2(41). с. 17-28.

46. Салиев М.А., Юсупова М.З., Каландаров Х.У. Мониторинг аккумулирования тепловой энергии наружных ограждающих конструкций зданий в летний период // Вестник ПИТТУ имени академика М.С. Осими, 2019, № 4(13). – с. 51-59.

47. Салиев М.А., Мирзокобилова Ф., Юсупова М.З., Ахмедов Х.М. Использование цифровой технологии контроля для оценки влияния климатических факторов на работу солнечной фотоэлектрической установки. Ахбори АМИТ, 2020, № 4(181), с. 148-156.

48. Партоев К. Особенности селекции картофеля и топинамбура в условиях Таджикистана. Пространственно-временные аспекты

функционирования биосистем // Сборник материалов XVI Международной научной экологической конференции, посвященной памяти Александра Владимировича Присного. – Белгород, 24-26 ноября 2020. – с.310-313.

49. Партоев К. Сафармади М., Ахмедов Х.М. Продуктивность топинамбура (*Helianthus tuberosus* L.) в условиях Таджикистана // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2020, № 8, с.34-38.

50. Сафармади М., Партоев К., Ахмедов Х.М. Урожайность топинамбура (*Helianthus tuberosus* L.) в условиях Таджикистана // Международный симпозиум: «Проблемы и перспективы участия ученых женщин в научно-инновационном развитии сельского хозяйства». Ташкент, 24.03. 2021, с.112-114.

51. Партоев К., Бобоев А.А. Эффективность совмещенных посевов кормовых культур в условиях Таджикистана // Материалы международной научно-практической Интернет-конференции «Сельское хозяйство-2021», Миколовская область, Украина, 30.04.2021г., с.47.

52. Партоев К., Сафармади М., Ахмедов Х.М. Вертикальная зональность и урожайность топинамбура в условиях Таджикистана // Сборник тезисов IV международной научно-практической конференции, посвященной 100 летию со дня рождения видного селекционера, доктора с.-х. наук, профессора Фёдора Антоновича Ткаченко. (Харьков, Украина. 2021, том 2, с.112-116.

53. Партоев К., Ахмедов Х.М., Ясинов Ш.М., Сафармади М. Омӯзиши гуногунҷабҳаи зироати топинамбур дар Тоҷикистон // Сборник материалов региональной научно-практической онлайн-конференции «Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации». Душанбе, 18.06 2021, с. 20-25.

54. Партоев К. О научном сотрудничестве ученых Таджикистана и Узбекистана. Национальный семинар в Душанбе: Гражданское общество в поддержку климатических действий. [Электронный ресурс] ЕКОИС, 27.04.2021, № 1565. <http://ekois.net/o-nauchnom-sotrudnichestve-uchenyh-tadzhikistana-i-uzbekistana/>.

55. Нуров П.Г. Масъалаҳои стратегии рушди илмию технологӣ ва инноватсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон // Илм ва Ҷомеа. Маҷаллаи академии илмию оммавӣ. – 2021. - №1(23). -С.187-197.

56. Азизов Р.О., Мирбобоев Ш.Ж., Разыков З.А. Определение загрязнения подземных вод при разработке газовых и газоконденсатных месторождений Афгано-Таджикского бассейна // Известия АН РТ, 2020, №4 (181). – с. 113-121.

57. Азизов Р.О., Мирбобоев Ш.Ж., Разыков З.А. Прогноз содержания приоритетных загрязняющих веществ в компонентах окружающей среды при эксплуатации газовых месторождений Афгано-Таджикского бассейна // Горный вестник Узбекистана, 2020, №5. – с. 6-9.

58. Musashi Sagayama, Umar Zafari, Mekhrdad Subhani, Alok M. Srivastava, William W. Beers, William E. Cohen, Mikhail G. Brik and Tomoyuki Yamamoto. Theoretical and Experimental Investigations of Mn⁴⁺ Site Occupation in CaAl₁₂O₁₉. *ECS Journal of Solid State Science and Technology*, 2021, 10, 076004.
59. Азимов Д.С., Азизов Р.О. Влияние переменного частотно-модулируемого сигнала на регенерационные свойства гидрогеля на основе акрилового полимера // Гузориш АМИТ, Шульбаи илмҳои биологӣ ва тиббӣ, 2020 г., №3 (210), с. 47-54.
60. Д.С. Азимов, Азизов Р.О. Оценка огнетушащих свойств гидрогелей // Политехнический вестник, 2020г., № 2 (50), с. 73-77.
61. Азизов Р.О., Азимов Д.С., Нуриддини Ф. Физико-химические свойства дистиллированной воды для приготовления гидрогелей. Вестник ТНУ, - №4, 2020. – с.139.
62. Азизов Р.О., Азимов Д.С. Свойства акрилового гидрогеля на основе электро-физически обработанной воды. Политехнический вестник ТТУ. Серия: инженерные исследования. №1(53), 2021. – с.47.
63. Азизов Р.О., Азимов Д.С. Влияние электрофизического сигнала на pH и испарение влаги из гидрогеля на основе акрилового полимера. Вестник технологического университета Таджикистана, № 3. (46). – г.Душанбе, 2021г. - с.28.
64. Азизов Р.О., Ашурев Х.Ё., Ходжиев С.К., Давлатов Д.С. Коагулирующая способность хлорида железа при очистки шахтных вод. Вестник ГПУ им. С.Айни, №1-2 (5-6). – г.Душанбе, 2021г.– с.122.
65. Азизов Р.О., Ашурев Х.Ё., Ходжиев С.К. Сравнительный анализ результатов очистки шахтной воды от тяжелых металлов методом коагуляции. Учёные записки ХГУ. Серия: естественные и экономические науки, №3(58) – г.Худжанд, 2021г. – с.46.
66. Азизов Р.О., Мамадов И.А., Ходжибаев Д.Д. Качество атмосферного воздуха как один из факторов изменения климата. В материалах IX-ой международной научно-практической конференции. - г. Днепр, 6-7 окт. 2021г. – с.14.
67. Азизов Р.О., Мамадов И.А., Ходжибаев Д.Д. Влияние качества атмосферного воздуха на изменение климата региона. Научные труды Инженерной академии Республики Таджикистан. - г. Душанбе, 2021г. – с.15.
68. Mekhrdad Subhani, Umar Zafari, Alok M. Srivastava, William W. Beers, William Cohen, Mikhail G. Brike, Tomoyuki Yamamoto. First-principles investigations of geometrical and electronic structures of Mn⁴⁺ doped A₂SiF₆ (A= K, Rb, Cs) red phosphors, Optical materials, 115, 2021, pp. 110986.
69. Musashi Sagayama, Umar Zafari, Mekhrdad Subhani, Alok M. Srivastava, William W. Beers, William E. Cohen, Mikhail G. Brik and Tomoyuki Yamamoto. Theoretical and Experimental Investigations of Mn⁴⁺ Site Occupation

in $CaAl_{12}O_{19}$. ECS Journal of Solid State Science and Technology. v. 10, 2021, pp. 076004.

70. Мехрдод Субхони Курбониён, З.Умар, Томоюки Ямамото, Ф.Рахими. Перво-принципные расчеты электронной структуры AMO_3 ($A=Ca, Sr; M=Sn, Zr, Ti, Hf$), легированного ионами Mn^{4+} . Доклады национальной академии наук Таджикистана, №1-2 (64), 2021, -с.61-69.

71. З.Умар, Ф.Шокир, Ф.Рахими, Мехрдод Субхони, Т.Ямамото. Электронная структура фосфорных материалов $SrZrO_3$ и $SrHfO_3$, легированных ионами Mn^{4+} . Известия национальной Академии наук Таджикистана, №1(182), 2021, -с.58-68.

72. Юсуфбеков Н.Ш, Салиев М., Ахмедов Х.М. «Истифодаи самараноки системаи ғайрифаъоли энергияи офтоб барои сарфай барқ ва сӯзишворӣ» // Илм ва Ҷомеа. Мачаллаи академии илмию оммавӣ 2021, № 2 (24), с.183-206.

73. Каримзода З.Н., Насруллоев Қ.Х., Латифзода Х. Маводи конференцияи илмию амалии чумхурияйӣ «Саҳми олимони ҷавон дар рушди илм, инноватсия ва технологияи кишоварзӣ» баҳшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, солҳои 2020 – 2040, «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақiq ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф». Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон. – Душанбе: “ЭР-граф”. 2021, с. 227-230.

74. Фатуллоев Ф., Кулолов М.А. Оценка эффективности солнечных коллекторов, используемых в целях горячего водоснабжения жилых зданий в различных климатических условиях // Вестник Технологического университета Таджикистана, 2021, №2(45), -с.112-117.

2.12. Фаъолияти ихтироотӣ ва патентию литсензионӣ

1. Тарзи тайёр кардани гетеросохтор дар асоси p-Si-графен». Нахустпенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. № TJ 1135 аз 08.02.2021 (Х.С.Каримов, Х.М.Ахмедов, У.Н.Ҷамил, Н.Фатима, Абид Муҳамад,, Н.Р.Юмаев, Н.Муҳаммад).

2. Датчик ИК-афканишот дар асоси гетерогузариши p-Si-графен. Нахустпенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. TJ 1144 аз 14.04.2021. (Каримов Х.С., Ахмедов Х.М., Наджла Чакмак., Муҳаммад Захир Икбал., Муҳаммад Салим., Юмаев Н.Р.).

Чоизаҳо ва мукофотҳо

Директори Марказ Қодиров А.С. рӯзи 08.01 2021 бо «Ифтихорномаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон» сарфароз гардонида шуд.

Корманди Марказ Партоев Қ. бо нишонҳои «Аълоции маориф ва илми Тоҷикистон» (ш. Душанбе, 14.04.2021) ва «Аълоции матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон» (ш. Душанбе, 7.09.2021) қадрдонӣ карда шуд.

2.13. Мушкилот ва норасоиҳо дар фаъолияти Марказ

Мушкилоти асосии Марказ ин пурра мӯсаҳҳаз набудани Марказ бо асбобу таҷхизоти муосири илмӣ мебошад. Тайёр кардани қадрҳои илмӣ бо ҷалби магистрантҳо ва аспирантҳо дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда нашудааст.

Замимаи 1

Номгӯи

патентҳо ва қарорҳои мусбат ба додани патент, ки дар соли 2021 ба даст оварда шудаанд

а) Патентҳо

Санаи гирифт ва рақами он	Номи ихтироот, соҳаи истифода	Муаллифон, ному насаб
------------------------------	----------------------------------	--------------------------

1

2

3

Нахустпатенти
Ҷумҳурии
Тоҷикистон. № TJ
1135 аз 08.02.2021

«Тарзи тайёр кардани
гетеросоҳтор дар
асоси p-Si-графен».

Х.С.Каримов,
Ҳ.М.Ахмедов,
У.Н.Ҷамил,
Н.Фатима, Абид
Муҳамад, Н.Р.Юмаев,
Н.Муҳаммад

Нахустпатенти
Ҷумҳурии
Тоҷикистон. TJ 1144
аз 14.04.2021

«Датчик ИК-
афканишот дар асоси
гетерогузариши p-Si-
графен»

Каримов Х.С.,
Ахмедов Ҳ.М.,
Наджла Чакмак,
Муҳаммад Зоҳир
Иқбал, Муҳаммад
Салим, Юмаев Н.Р.

Замимаи 2

Маълумот
дар бораи конференсияву симпозиум ва семинарҳое, ки
Марказ дар соли 2021 баргузор кардааст

Номи чорабинӣ, макон ва замони баргузорӣ	Ташкилоти масъул ба чорабинӣ	Мазмуни мухтасари тавсияҳои қабулгардида	Самарано-кӣ аз амалисозии тавсияҳо
1	2	3	4
Конференсияи онлайнӣ илмию амалии минтақавӣ «Илми мусоир: масъалаҳои мӯхим, дастовардҳо ва инноватсия» ш. Душанбе, 18.06.2021	Маркази рушди инноватсионии илм ва технологияҳои нави АМИТ	Дар конференсия мӯхимияти илми мусоир зикр гардида, масъалаҳо вобаста ба зарурати баланд бардоштани сатҳи корҳои илмию технологӣ ва то сатҳи инноватсияҳо расонидани он мавриди баррасӣ ва мӯҳокима қарор дода шуданд	Баланд бардоштани сифати корҳо то сатҳи инноватсияҳо имкон медиҳад, ки натиҷаҳои таҳқиқоти илмӣ ҳамчун ихтироот ба қайд гирифта шаванд ва барои татбиқ дар амалия тавсия карда шаванд. Маҷмуаи маводи кори конференсия барои чоп омода карда шуд.
Семинари илмии унвонҷӯи Марказ Муҳаммад Гул Хӯлми дар мавзуи «Насосҳои обии офтобӣ». ш. Душанбе, 18.08.2021 .	Маркази рушди инноватсионии илм ва технологияҳои нави АМИТ	Дар семинар мавзуи илмии унвонҷӯй муаррифӣ карда шуд ва тақризи Марказ ҳамчун ташкилоти пешбар	Унвонҷӯ Марказ Муҳаммад Гул Хӯлми зимини муаррифии мавзӯи худ оид ба панелҳои фотоволтаии мусоир,

		мавриди баррасӣ қарор гирифт.	инвертерҳо ва насосҳои обӣ маълумот дод. Ў афзалияти м инверторҳоро нишон дод, ки онҳо метавонанд ҳаргуна нгасосро аз баромади офтоб то нишасти он бо энергияи электрикӣ таъмин намоянд.
--	--	-------------------------------------	---

Замимаи 6
Фаъолияти табъу нашрии Марказ
дар соли 2021

Номи муассиса	Миқдори монография, маҷмуъа, брошюра	Миқдори мақолаҳои илмӣ				Фишур- даи гузо- ришҳо (аз чумла)
		Ҳамагӣ	Дар наш- рияҳои чумхурӣ	Дар наш- рияҳои давлатҳо и ИДМ	Дар матбуот и хориҷи	
1	2	4	5	6	7	
Маркази рушди инноватсиони и илм ва технологияҳо и нави	5	74	50	14	10	-

Замимаи 3
Маълумот оид ба қадрҳои илмӣ

(а) кормандони асосии бастӣ

Муассисаҳои илмӣ	Миқдори умумии кормандон	Кормандони илмӣ				Миқдо-ри мутахас-сисони ҷавоне, ки дар соли 2021 қабул гардидаанд
		докто-рони илм	номзад-ҳои илм	корман-дони илмӣ бе унвон-ҳои илмӣ	докто-рони илм	
Маркази рушди инноватсионии илм ва технологияҳои нави АМИТ	16	13	3	4	5	1

(б) кормандоне, ки дар як вақт дар муассисаҳои дигар низ кор мекунанд

Муассисаҳои илмӣ	Миқдори умумии кормандон	Кормандони илмӣ				Миқдо-ри мутахас-сисони ҷавоне, ки дар соли 2020 қабул гардидаанд
		докто-рони илм	номзад-ҳои илм	корман-дони илмӣ бе унвон-ҳои илмӣ	докто-рони илм	
Маркази рушди инноватсионии илм ва технологияҳои нави АМИТ	14	9	4	1	5	14

Замимаи 4

Маълумот

дар бораи грантҳои Фонди президентии таҳқиқоти бунёдӣ, ки барои гузаронидани лоиҳаҳои илмӣ-таҳқиқотӣ дар соли 2021 чудо шудаанд

Номи лоиха	Муассисае, ки корро пешниҳод намудааст	Роҳбари лоиха	Рақами бақайдгирий	Ҳаҷми маблағгузорӣ (сомонӣ)
1	2	3	4	
Таҳқики мафхумҳои марбут ба моликияти зеҳнӣ, омодаю нашр намудани «Фарҳанги тафсирии русӣ-тоҷикӣ оид ба моликияти зеҳнӣ» ва китобчай илмии оммавӣ оид ба моликияти зеҳнӣ (барои солҳои 2020-2022)	Маркази рушди инноватсион ии илм ва технологияҳои нави АМИТ	Нуров П.Г.	0120TJ01055 от 25.09.2020	10000

Замимаи 5

Маълумот

**дар бораи грантҳои илмӣ, дастгирии спонсорӣ, ки дар соли 2021
муассисаҳои илмии АМИТ аз ташкилотҳои байналмилалиӣ
ва хориҷӣ ба даст овардаанд**

Номи лоиха, грант	Ташкилотҳо, ки грант доданд	Маблағи умумии грант, \$ ИМА	Маблағи дар соли 2021 ворид-

			гардида (сомонӣ)
Шуъбаи илмҳои физикаю математика, химия, геология ва техника			
Маркази рушди инновацисонии илм ва технологияҳои нави АМИТ			
Исследование влияние двухвалентных ионов (коактиваторов) Mg^{2+} , Zn^{2+} и Cd^{2+} на эффективность люминесценции $CaAl_{12}O_{19}:Mn^{4+}$ и $Sr_4Al_{14}O_{25}:Mn^{4+}$ в рамках теории функционала плотности»; «Механизм замещения иона Mn^{4+} в нанокристаллических системах типа A_2BC_6 (($A=K, Rb, Cs$; $B=Si, Ni, Ge, Pd, Sn, Hf$; $C=F, Cl$)) и исследование геометрической и электронной структур, а также оптических свойств этих материалов»	Фонди «Маркази байналмилали ии инновацисонии и нанотехнологияҳои ИДМ»		89000
ҲАМАГӢ:			89000

Замимаи 6

Номгӯи китобу монографияҳои олимони АМИТ,

ки дар соли 2021 ба нашр расидаанд

Муассиса	Номи асар	Муаллиф	Нашриёт	Ҳаҷм
1	2	3	4	5

Маркази рушди инноватсионии илм ва технологияҳои нави АМИТ	Актуальные вопросы эффективного использования водно-энергетически	Петров Г.Н., Ахмедов Х.М.	Душанбе.: Изд.: «Дониш» 2021	246 с.
Маркази рушди инноватсионии илм ва технологияҳои нави АМИТ	Солнечная энергетика: термины, понятия и определения. Справочно-	Составители: Юмаев Н.Р., Нуров П.Г. под редакцией академика	Душанбе.: Изд.: «Дониш» 2021	169 с.
Маркази рушди инноватсионии илм ва технологияҳои нави АМИТ	Фарҳанги русӣ ба тоҷикӣ тафсирӣ оид ба фаъолияти зеҳнӣ, эҷодӣ ва ихтироотӣ.	Нуров П.Г.	Душанбе: Дониш, 2021	167 с

Замимаи 7

Перечень научных статей ученых АН РТ, опубликованных в 2021 г.

Институт	Название статьи	Авторы	Издательство	страны
Отделение физико-математических, химических, геологических и технических наук				
Маркази рушди инноватсионии илм ва технологияҳои нави АМИТ	Analytical relationship between the electrical parameters of the PV array and external factors based on the Lambert W- function.	Mamadsho Ilolov, Khakim Ahmedov, Ahmadsho M. Ilolov, Anvar S. Qodirov, Jamshed Sh. Rahmatov, Nari-	International Journal of Science and Research (IJSR). Volume 9 Issue 12, December 2020. Paper ID: SR201211161232 DOI: 10.21275/SR201211161232. ISSN: 2319-7064 SJIF (2019):	pp. 986-991. (https://www.ijsr.net/archiv/e/v9i12/v9i123.php)

		mon Sh. Yusufbekov	7.583.). Материалы Международной конференции «Воронежская зимняя математическая школа» (Воронеж, 28 января – 2 февраля 2021 г.). Воронежский государственный университет; Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова; Математический институт им. В.А.Стеклова РАН. — Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2021	-с.129- 131.
Маркази рушди инноватси онии илм ва технологи яҳои нави АМИТ	О решениях нечетких дифференциальных уравнений дробного порядка. Современные методы теории функций и смежные проблемы	Илолов М., Рахматов Дж.Ш.	Известия АН РТ, Отд. физ.-мат., хим., геол. и техн. наук. 2020, N3	Известия АН РТ, Отд. физ.-мат., хим., геол. и техн. наук. 2020, N3	-с.7- 21.
Маркази рушди инноватси онии илм ва технологи яҳои нави АМИТ	Эволюционные уравнения дробного порядка с запаздыванием в банаховом пространстве	Илолов М., Расули С., Рахматов Дж.Ш.	Материалы Международной конференции ”Современные проблемы функционального анализа и	Материалы Международной конференции ”Современные проблемы функционального анализа и	-с.145- 147
Маркази рушди инноватси онии илм ва технологи яҳои нави	О стохастических эволюционных уравнениях дробного порядка	Илолов М., Кучакшоев Х.С., Рахматов Дж.Ш.			

АМИТ			дифференциальных уравнений ”, посвящённой 70-летию со дня рождения академика Национальной Академии наук Таджикистана, доктора физико-математических наук, профессора Бойматова Камолиддина Хамроевича (Душанбе, 25-26 декабря 2020 г.) - “ЭР-граф”, 2020	
Маркази рушди инноватси онии илм ва технологи яҳои нави АМИТ	Об экспоненциальной р-устойчивости стохастических функционально- дифференциальных уравнений в гильбертовом пространстве	Илолов М., Гулджонов Д.Н., Лашка рбеков С.М.	Материалы Международной конференции ”Современные проблемы функционального анализа и дифференциальных уравнений”, посвящённой 70- летию со дня рождения академика Национальной Академии наук Таджикистана, доктора физико- математических наук, профессора Бойматова Камолиддина Хамроевича	-с.140- 144

			(Душанбе, 25-26 декабря 2020 г.) - "ЭР-граф", 2020	
Маркази рушди инноватси онии илм ва технологи яҳои нави АМИТ	Таджикский математик с мировым именем	Шкаликов А.А., Рахмонов З.Х., Султанаев Я.Т., Илолов М.И., Исхоков С.А., Гадоев М.Г.	Материалы Международной конференции "Современные проблемы функционального анализа и дифференциальных уравнений", посвящённой 70- летию со дня рождения академика Национальной Академии наук Таджикистана, доктора физико- математических наук, профессора Бойматова Камолиддина Хамроевича (Душанбе, 25-26 декабря 2020 г.) - "ЭР-граф", 2020	-с. 4-11
Маркази рушди инноватси онии илм ва технологи яҳои нави АМИТ	Краткий обзор научных достижений академика Бойматова К.Х.	Илолов М.И., Рахмонов З.Х., Исхоков С.А., Гадоев М.Г.	Бойматов Камолиддин Хамроевич. Избранные труды: в 2 т. Т.1. – Душанбе: "ЭР-граф". 2020	-с. 5-13
Маркази	Выдающийся	Илолов М.	К 90-летию:	-с. 80-

рушди инноватси онии илм ва технологи яҳои нави АМИТ	математик и педагог (к 90-летию Юрия Григорьевича Борисовича) // Борисовичи – Юрий Григорьевич и Галина Николаевна		Сборник воспоминаний / Составители: Н.М. Близняков, Т.Н. Фоменко. – Москва: МАКС Пресс, 2020	82
Маркази рушди инноватси онии илм ва технологи яҳои нави АМИТ	Рушди манбаъҳои барқароршавандай энергия дар сӣ соли истиқлолият	Илолов М., Каримова С.М.	Маводҳои Конференсияи илмию амали «30- соли истиқлолият ва рушд», Душанбе Print-2021	-с.103- 109
Маркази рушди инноватси онии илм ва технологи яҳои нави АМИТ	Плавучие фотовольтаические электростанции (FPV): технико- экономический потенциал водоемов Таджикистана	Илолов М., Расулов С., Рахматов Дж.Ш.	Материалы международной научно- практической конференции «Проблемы и перспективы развития физики, техники и технологии полупроводников», 2021	-с. 20- 31
Маркази рушди инноватси онии илм ва технологи яҳои нави АМИТ	Саргузашти ибратбахш (ба ҷои охирсухан)	Илолов М., Аламшоев К.	Дар китоби Б.И. Искандаров “Роҳи душвори диёри дониш”. Душанбе, 2021	-с. 226- 243
Маркази рушди инноватси онии илм	Lyapunov function and stability of solu- tions of stochastic	Ilolov M., Kuchakshoe v K., Rah-	Global and Stochastic Analysis Vol. 8 No. 2 (July-December,	pp. 87- 99

ва технологи яҳои нави АМИТ	differential equations with fractional-like derivatives	matov J.SH.	2021). Scopus	
Маркази рушди инноватси онии илм ва технологи яҳои нави АМИТ	Тимур Сафарович Сабиров (к 80- летию со дня рождения) // АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МАТЕМАТИКИ 9.	Илолов М., Раджабов Н.Р., Рахмонов З.Х., Шабозов М.Ш., Исхоков С.А., Курбанов И., Мухамадиев Э.М., Гликлих Ю.Е., Джангибеко в Г., Обуховский В.В., Собиров М.К.	Материалы международной конференции, посвященной 80- летию со дня рождения доктора физико- математических наук, профессора Темура Собира (Душанбе, 25-26 июня 2021 г.)	-с. 5-9
Маркази рушди инноватси онии илм ва технологи яҳои нави АМИТ	Дробная производная Катугампола и ее свойства // АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МАТЕМАТИКИ	Илолов М., Гулджонов Д.Н. , Наврузмама дова С.Р.	Материалы международной конференции, посвященной 80- летию со дня рождения доктора физико- математических наук, профессора Темура Собира (Душанбе, 25-26 июня 2021 г.)	-с. 73- 77.
Маркази рушди	Об одной начально-	Илолов М. ,	Материалы	-с. 77-

инноватси онии илм ва технологи яҳои нави АМИТ	краевой задаче для неоднородного интегро- дифференциальног о уравнения в частных производных // АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МАТЕМАТИКИ	Зулфонов Ш.	международной конференции, посвященной 80- летию со дня рождения доктора физико- математических наук, профессора Темура Собирова (Душанбе, 25-26 июня 2021 г.)	81
Маркази рушди инноватси онии илм ва технологи яҳои нави АМИТ	О стохастической инвариантности дробных дифференциальных включений // АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МАТЕМАТИКИ	Илолов М., Лашкарбеко в С., Рахматов Дж.Ш.	Материалы международной конференции, посвященной 80- летию со дня рождения доктора физико- математических наук, профессора Темура Собирова (Душанбе, 25-26 июня 2021 г.)	-с. 82- 84
Маркази рушди инноватси онии илм ва технологи яҳои нави АМИТ	Теплопроводность в полубесконечной среде с запаздыванием по времени // АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МАТЕМАТИКИ.)	Илолов М., Расули С.	Материалы международной конференции, посвященной 80- летию со дня рождения доктора физико- математических наук, профессора Темура Собирова (Душанбе, 25-26 июня 2021 г)	-с. 84- 87
Маркази рушди инноватси онии илм	Geothermal Re- sources of Tajikistan	Ilolov M., Ilolov A., Karimova S.,	Proceedings World Geothermal Congress 2020+1. Reykjavik	https://pan- gea.stan

ва технологи яҳои нави АМИТ		Kodirov A., Khudonazarov A.	(Iceland, April - October 2021) DOI: ford.edu/ERE/db/WGC/papers/WGC/2020/01041.pdf 143-153	
Маркази рушди инноватси онии илм ва технологи яҳои нави АМИТ	Об эквивалентности экспоненциальной дихотомии и устойчивости по Хайеру-Уlam линейных периодических дифференциальных уравнений в банаховом пространстве	Илолов М., Рахматов Дж.Ш.	Уфимская осенняя математическая школа: Материалы международной научной конференции (г.Уфа, 6-9 октября 2021 г.). В двух томах. Том 1. – Уфа: Аэтерна, 2021	с. 189-191.
Маркази рушди инноватси онии илм ва технологи яҳои нави АМИТ	Об устойчивости Улама-Хайерс дифференциальных уравнений второго порядка	Илолов М., Рахматов Дж.Ш.	Сборник статей II международной научно-практической конференции на тему “О применении дифференциальных уравнений при решении прикладных задач”, Душанбе, 2021	-с.82-86.
Маркази рушди инноватси онии илм ва технологи	Carbon nanotubes, orange dye, and graphene powder based multifunctional temperature, pressure, and displacement	Shahid Shafique, Khasan S. Karimov, Muhammad Abid, Mu-	Journal of Materials Science in Electronics, 2020, v31, №.11	pp.8893-8899

яҳои нави АМИТ	sensors	hammad Mansoor Ahmed, Khakim M. Akhmedov, Aziz-ur-Rehman		
Маркази рушди инноватсионии илм ва технологияҳои нави АМИТ	Анализ современной практики регулирования водного стока крупными водохранилищами бассейна Аральского моря	Петров Г.Н., Холмухаммадзода С., Ахмедов Х.М.	Докл. АН РТ, 2019, т.62, №9-10	-с. 588-592
Маркази рушди инноватсионии илм ва технологияҳои нави АМИТ	Водно-энергетические ресурсы и их использование. Курс повышения квалификации. « <u>Land and Water CA</u> »	<u>Петров Г. Н., Митусов А. В.</u>	Душанбе – Берлин - Орёл. 2021 г. (Учебное пособие)	
Маркази рушди инноватсионии илм ва технологияҳои нави АМИТ	Исследование инверторного солнечного элемента на основе перовскита и сульфида кадмия	Касурия Т.А.Х., Алам Ш., Ношин Ф, Каримов Х.С., Ахмедов Х.М.	Докл. АН РТ, 2019, т.62, № 3-4	-с.193-197
Маркази рушди инноватсионии илм ва технологияҳои нави	Схема энергетического освоения водных ресурсов реки Караганда	Петров Г.Н., Ахмедов Х.М., М. Илолов, Кадыров А.,	Изв. НАНТ, Отд. физ.-мат., хим., геол. и техн. наук, 2020, №3	-с.143-151г

АМИТ		Расулов С., Рахматов Дж.		
Маркази рушди инноватси онии илм ва технологи яҳои нави АМИТ	Оптимизация режимов работы крупных ГЭС с водохранилищами	Петров Г. Н., Ахмедов Х. М.	Труды XVIII Международной научно- практической конференции "Энерго - и ресурсосбережение - XXI Век". (МИК- 2020), 2020	-с.68-72
Маркази рушди инноватси онии илм ва технологи яҳои нави АМИТ	Основы гидроэнергетики для эффективного управленца. Курс повышения квалификации. <u>«Land and Water CA».</u>	<u>Петров Г. Н., Митусов А. В.</u>	Душанбе – Берлин - Орёл. 2021 г. (Учебное пособие).	
Маркази рушди инноватси онии илм ва технологи яҳои нави АМИТ	Аналитический метод расчета заливания водохранилища Нурекской ГЭС	Петров Г.Н., Ахмедов Х. М.	Сборник материалов региональной научно- практической онлайн- конференции «Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации». Национальная академия наук Таджикистана. Центр инновационного развития науки и новых технологий.	-с. 60- 63

			Душанбе, 18 июня 2021 г..	
Маркази рушди инноватси онии илм ва технологи яҳои нави АМИТ	К вопросу строительства деривационной гидроэлектростанц ии на реке Каратағ	Петров Г. Н., Расулов С., Ахмедов Х. М ., Илолов М., Кодиров А. С., Раджабов К.	Изв. НАНТ, Отд. физ.-мат., хим., геол. и техн. наук, 2021, №1 (182)	-с. 148- 156
Маркази рушди инноватси онии илм ва технологи яҳои нави АМИТ	Актуальные вопросы эффективного использования водно- энергетических ресурсов	Петров Г.Н., Ахмедов Х.М.	-Душанбе.:Дониш, 2021	-246 с.
Маркази рушди инноватси онии илм ва технологи яҳои нави АМИТ	Буклет Центра инновационного развития науки и новых технологий Национальной академии наук Таджикистана	Составител и: Рахматов Дж.Ш., Каримова С.М., Юмаев Н.Р., под редакцией академика Ахмедова Х.М.	- Душанбе: Дониш, 2021	-58 с.
Маркази рушди инноватси онии илм ва технологи яҳои нави АМИТ	Сабиров Т.С. Избранные труды по функциональному анализу и дифференциальны м уравнениям	Ответствен ные редакторы: Худжаназа рова Г., Рахматов Дж. Ш.	- Душанбе: «Дониш», 2021	-223 с.
Маркази рушди	Разработка и исследование	Хомидов И, Валиев Дж,	Докл.АН РТ, 2020, т.63, № 5-6	с.363- 367

инноватси онии илм ва технологи яҳои нави АМИТ	многокомпонентно й структуры на основе органических и неорганических полупроводников InGa/OАK/GaAs/C	Каримов Х.С, АхмедовХ. М.		
Маркази рушди инноватси онии илм ва технологи яҳои нави АМИТ	Энергозависимый элемент памяти на основе композита арсенида галлия и углеродных нанотрубок	Хомидов И, Валиев Дж, Каримов Х.С, АхмедовХ. М.	Докл.АН РТ, 2018, т.61, №6	-с.574- 577
Маркази рушди инноватси онии илм ва технологи яҳои нави АМИТ	Исследование свойств демонстрационного термоэлектрическо го генератора с составным концентратором солнечной энергии	Юмаев Н.Р., КаримовХ. С., Ахмедов Х.М.	Докл.АН РТ, 2019, т.62, № 11-12	-с.672- 677
Маркази рушди инноватси онии илм ва технологи яҳои нави АМИТ	Экологические аспекты применения возобновляемых источников энергии	Юмаев Н.Р., Ахмедов Х.М.	Материалы научной конференции «Наука, техника и развитие инновационных технологий», посвященной 30- летнему юбилею независимости Туркменистана. Ашхабад, 12-13 июня 2021	-с. 542- 544
Маркази рушди инноватси онии илм	Солнечная энергетика: термины, понятия и определения.	Составител и: Юмаев Н.Р., Нуров П.Г. под	– Душанбе: Дониш, 2021	-169 с.

ва технологи яҳои нави АМИТ	Справочно- информационное издание	редакцией академика Х.М.Ахмед ова		
Маркази рушди инноватси онии илм ва технологи яҳои нави АМИТ	Экологические аспекты применения возобновляемых источников энергии	Юмаев Н., Ахмедов Х.	Илм ва Ҷомеа. Мачаллаи академияи илмию оммавӣ. №3 (25) 2021	-с.205- 228
Маркази рушди инноватси онии илм ва технологи яҳои нави АМИТ	Альтернативный источник энергии для загородного дома	Юмаев Н.	Материалы Республиканской научно- практической конференции «Водные ресурсы: состояние, новые подходы и перспективы развития», посвященной 30- летию Государственной независимости Республики Таджикистан, Душанбе 22 октября 2021г., спец. выпуска научно- практического журнала «Водные ресурсы, энергетика и экология». — Душанбе: Том 1, №3, 2021	-с.113- 118
Маркази	Вероятностная	Мирзоахме	Вестник	-с.17-28

рушди инноватси онии илм ва технологи яҳои нави АМИТ	модель гелиоводоподъёмн ой системы	дов Ф., Кодиров А.С.	Технологического университета Таджикистана. 2020. №2(41)	
Маркази рушди инноватси онии илм ва технологи яҳои нави АМИТ	The Productivity of Low-Elevation Juniper Forests in Central Asia Increased Under Moderate Warming Scenarios /	Feng Ch., Shulong Yu., Huaming Sh., Ruibo Zh., Tongwen Zh., Heli Zh., Youping Ch., Satylkanov R., Ermenbaev B., Kobuliev Z., Ahmadov A., Kodirov A., Maisupova B.	Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, 126, e2021JG006269. https://doi.org/10.1029/2021JG006269	
Маркази рушди инноватси онии илм ва технологи яҳои нави АМИТ	Центр инновационного развития науки и новых технологий: достижения и возможности //Национальная академия наук Таджикистана	Кодиров А.С., Илолов М.И., Ахмедов Х.М.	Душанбе: Дониш, 2021	-с.243- 261
Маркази рушди инноватси онии илм ва технологи	Падежные формы местоимений в Ваханском языке	Мирбобоева П.А.	Материалы II Международной научно- практической конференции «Роль женщин учёных в	-с.256- 263

яҳои нави АМИТ			развитие науки, инноваций и технологий». (Гулистан, Согдийская обл., 16-20 августа 2021 г.) - Душанбе-2021	
Маркази рушди инноватси онии илм ва технологи яҳои нави АМИТ	Мониторинг аккумулирования тепловой энергии наружных ограждающих конструкций зданий в летний период	Салиев М.А., Юсупова М.З., Каландаров Х.У.	Вестник ПИТТУ имени академика М.С. Осими, 2019, № 4(13)	-с.51-59
Маркази рушди инноватси онии илм ва технологи яҳои нави АМИТ	Использование цифровой технологии контроля для оценки влияния климатических факторов на работу солнечной фотоэлектрической установки	Салиев М.А., Мирзокоби лова Ф., Юсупова М.З., Ахмедов Х.М.	Изв. АН РТ, 2020, № 4(181)	-с.148- 156
Маркази рушди инноватси онии илм ва технологи яҳои нави АМИТ	Особенности селекции картофеля и топинамбура в условиях Таджикистана. Пространственно- временные аспекты функционировани я биосистем	Партоев К.	Сборник материалов XVI Международной научной экологической конференции, посвященной памяти Александра Владимировича Присного. — Белгород, 24-26 ноября 2020	-с.310- 313
Маркази	Продуктивность	Партоев К.	Вестник	-с.34-38

рушди инноватси онии илм ва технологи яҳои нави АМИТ	топинамбура (<i>Helianthus tuberosus</i> L.) в условиях Таджикистана	Сафармади М., Ахмедов Х.М.	Алтайского государственного аграрного университета. 2020, № 8	
Маркази рушди инноватси онии илм ва технологи яҳои нави АМИТ	Урожайность топинамбура (<i>Helianthus tuberosus</i> L.) в условиях Таджикистана	Сафармади М., Партоев К., Ахмедов Х.М.	Международный симпозиум: «Проблемы и перспективы участия ученых женщин в научно- инновационном развитии сельского хозяйства». Ташкент, 24.03. 2021	-с.112- 114
Маркази рушди инноватси онии илм ва технологи яҳои нави АМИТ	Эффективность совмещенных посевов кормовых культур в условиях Таджикистана	Партоев К., Бобоев А.А.	Материалы международной научно- практической Интернет- конференции «Сельское хозяйство- 2021», Миколовская область, Украина, 30.04.2021г.	-с.47
Маркази рушди инноватси онии илм ва технологи яҳои нави АМИТ	О научном сотрудничестве ученых Таджикистана и Узбекистана. Национальный семинар Душанбе: Гражданское общество поддержку	Партоев К.	[Электронный ресурс] ЕКОИС, 27.04.2021, № 1565. http://ekois.net/onauchnom-sotrudnichestve-uchenyh-tadzhikistana-i-uzbekistana/	

	климатических действий			
Маркази рушди инноватсионии илм ва технологияҳои нави АМИТ	Вертикальная зональность и урожайность топинамбура в условиях Таджикистана	Партоев К., Сафармади М., Ахмедов Х.М.	Сборник тезисов IV международной научно-практической конференции, посвященной 100 летию со дня рождения видного селекционера, доктора с.-х. наук, профессора Фёдора Антоновича Ткаченко. (Харьков, Украина. 2021, том 2)	-с.112-116
Маркази рушди инноватсионии илм ва технологияҳои нави АМИТ	Омӯзиши гуногунҷабҳай зироати топинамбур дар Тоҷикистон	Партоев К., Ахмедов Х.М., Ясинов Ш.М., Сафармади М.	Сборник материалов региональной научно-практической онлайн-конференции «Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации». Душанбе, 18.06 2021	-с.20-25
Маркази рушди инноватсионии илм ва технологияҳои нави АМИТ	Определение загрязнения подземных вод при разработке газовых и газоконденсатных месторождений Афгано-Таджикского	Азизов Р.О., Мирбобоев Ш.Ж., Разыков З.А.	Известия АН РТ, Отд. физ.-мат., хим., геол. и техн. наук, 2020, №4 (181)	-с. 113-121

	бассейна			
Маркази рушди инноватси онии илм ва технологи яҳои нави АМИТ	Прогноз содержания приоритетных загрязняющих веществ в компонентах окружающей среды при эксплуатации газовых месторождений Афгано- Таджикского бассейна	Азизов Р.О., Мирбобоев Ш.Ж., Разыков З.А.	Горный вестник Узбекистана, 2020, №5,	-с. 6-9
Маркази рушди инноватси онии илм ва технологи яҳои нави АМИТ	Влияние переменного частотно- модулируемого сигнала на регенерационные свойства гидрогеля на основе акрилового полимера	Азимов Д.С., Азизов Р.О.	Изв. НАНТ, Отд. биологических и медицинских наук, 2020 г., №3 (210)	-с.47-54
Маркази рушди инноватси онии илм ва технологи яҳои нави АМИТ	Оценка огнетушащих свойств гидрогелей	Д.С. Азимов, Азизов Р.О.	Политехнический вестник, 2020г., № 2 (50)	-с.73-77
Маркази рушди инноватси онии илм ва технологи яҳои нави	Физико- химические свойства дистиллированной воды для приготовления гидрогелей	Азизов Р.О., Азимов Д.С., Нуриддини Ф.	Вестник ТНУ, - №4, 2020	-с.139.

АМИТ				
Маркази рушди инноватси онии илм ва технологи яҳои нави АМИТ	Свойства акрилового гидрогеля на основе электро- физически обработанной воды	Азизов Р.О., Азимов Д.С.	Политехнический вестник ТТУ. Серия: инженерные исследования. №1(53), 2021	-с.47
Маркази рушди инноватси онии илм ва технологи яҳои нави АМИТ	Влияние электрофизического сигнала на pH и испарение влаги из гидрогеля на основе акрилового полимера	Азизов Р.О., Азимов Д.С.	Вестник технологического университета Таджикистана, № 3. (46). – г.Душанбе, 2021г.	- с.28
Маркази рушди инноватси онии илм ва технологи яҳои нави АМИТ	Коагулирующая способность хлорида железа при очистки шахтных вод	Азизов Р.О., Ашурев Х.Ё., Ходжиев С.К., Давлатов Д.С.	Вестник ГПУ им. С.Айни, №1-2 (5-6). – г.Душанбе, 2021г.	-с.122
Маркази рушди инноватси онии илм ва технологи яҳои нави АМИТ	Сравнительный анализ результатов очистки шахтной воды от тяжелых металлов методом коагуляции	Азизов Р.О., Ашурев Х.Ё., Ходжиев С.К.	Учёные записки ХГУ. Серия: естественные и экономические науки, №3(58) – г.Худжанд, 2021г.	-с.46.
Маркази рушди инноватси онии илм ва технологи яҳои нави	Качество атмосферного воздуха как один из факторов изменения климата.	Азизов Р.О., Мамадов И.А., Ходжибаев Д.Д.	В материалах IX-ой международной научно- практической конференции. - г. Днепр, 6-7 окт.	-с.14.

АМИТ			2021г.	
Маркази рушди инноватси онии илм ва технологи яҳои нави АМИТ	Влияние качество атмосферного воздуха на изменение климата региона.	Азизов Р.О., Мамадов И.А., Ходжибаев Д.Д.	Научные труды Инженерной академии Республики Таджикистан. - г. Душанбе, 2021г.	- с.15.
Маркази рушди инноватси онии илм ва технологи яҳои нави АМИТ	Theoretical and Ex- perimental Investiga- tions of Mn ⁴⁺ Site Occupation in CaAl ₁₂ O ₁₉ .	Musashi Sagayama, Umar Zafari, Mekhrdad Subhoni, Alok M. Sri- vastava, William W. Beers, Wil- liam E. Co- hen, Mikhail G. Brik and Tomoyuki Yamamoto	<i>ECS Journal of Solid State Science and Technology</i> , 2021 , 10	pp. 076004.
Маркази рушди инноватси онии илм ва технологи яҳои нави АМИТ	Investigations of the electronic, structural and optical proper- ties of the commer- cials red phosphor A ₂ SiF ₆ :Mn ⁴⁺ (A=K, Rb, Cs) for white LED applications	Mekhrdad Subhoni, Umar Zafari, Alok M Sri- vastava, Mi- khail G Brik, Tomoyuki Yamamoto	Proceeding of the VII International confer- ence "Modern prob- lems of physics", 2021	pp.61- 62
Маркази рушди инноватси онии илм ва технологи яҳои нави АМИТ	First-principles in- vestigations of geo- metrical and elec- tronic structures of Mn ⁴⁺ doped A ₂ SiF ₆ (A= K, Rb, Cs) red phosphors	Mekhrdad Subhoni, Umar Zafari, A.M. Sri- vastava, W.W. Beers, W.Cohen,	Optical materi- als. Vol.115, 2021	pp.110- 986

		M. G. Brik and T. Yamamoto.		
Маркази рушди инноватси онии илм ва технологи яҳои нави АМИТ	First-principles in- vestigations of geo- metrical and elec- tronic structures of Mn^{4+} doped A_2SiF_6 ($A = K, Rb, Cs$) red phosphors	Mekhrdad Subhani, Umar Zafari, Alok M. Sri- vastava, William W. Beers, Wil- liam Cohen, Mikhail G. Brike, Tomoyuki Yamamoto	Optical materials, 115, 2021	pp. 110986.
Маркази рушди инноватси онии илм ва технологи яҳои нави АМИТ	Theoretical and Ex- perimental Investiga- tions of Mn^{4+} Site Occupation in $CaAl_{12}O_{19}$.	Musashi Sagayama, Umar Zafari, Mekhrdad Subhani, Alok M. Sri- vastava, William W. Beers, Wil- liam E. Co- hen, Mikhail G. Brik and Tomoyuki Yamamoto	ECS Journal of Solid State Science and Technology. v. 10, 2021	pp. 076004.
Маркази рушди инноватси онии илм ва технологи яҳои нави АМИТ	Перво-принципные расчеты электронной структуре AMO_3 ($A=Ca, Sr; M=Sn,$ Zr, Ti, Hf), легированного ионами Mn^{4+} .	Мехрдод Субхони Курбониён, З.Умар, Томоюки Ямамото, Ф.Рахими.	Доклады национальной академии наук Таджикистана, №1-2 (64), 2021	-с.61-69
Маркази рушди	Электронная	З.Умар,	Известия	-с.58-

инноватси онии илм ва технологи яҳои нави АМИТ	структуре фосфорных материалов $SrZrO_3$ и $SrHfO_3$, легированных ионами Mn^{4+}	Ф.Шокир, Ф.Рахими, Мехрдод Субхони, Т.Ямamoto.	национальной Академии наук Таджикистана, №1(182), 2021	68.
Маркази рушди инноватси онии илм ва технологи яҳои нави АМИТ	Истифодаи самараноки системаи ғайрифаъоли энергияи офтоб барои сарфай барқ ва сӯзишворӣ	Юсуфбеков Н.Ш, Салиев М., Ахмедов Х.М.	Илм ва Ҷомеа. Маҷаллаи академии илмию оммавӣ 2021, № 2 (24)	-с.183- 206
Маркази рушди инноватси онии илм ва технологи яҳои нави АМИТ	«Саҳми олимони ҷавон дар рушди илм, инноватсия ва технологияи кишоварзӣ» бахшида ба 30- солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, солҳои 2020 – 2040, «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф». Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон	Каримзода З.Н., Насруллоев Қ.Ҳ., Латифзода Ҳ.	Маводи конференцияи илмию амалии ҷумҳуриявӣ. Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон. — Душанбе: “ЭР- граф”. 2021	-с.227- 230
Маркази рушди инноватси онии илм ва	Оценка эффективности солнечных коллекторов, используемых в	Фатуллоев Ф., Кулолов М.А.	Вестник Технологического университета Таджи кистана, 2021, №2(45)	-с.112- 117

технологии и навигации АМИТ	целях горячего водоснабжения жилых зданий в различных климатических условиях //			
-----------------------------------	--	--	--	--